

Тоғынбай

11  
5778




ЗАРБУЛМАСАЛ  
ВА ТАКОЛЖОУ  
ТОЧИКИ

Кашшюйи Даңсызы  
Марийстан.



рай дес




Чамъкунанда  
ва тартибдиҳанда

В. А С Р О Р Й

Зарбулмасал  
ва мақолдou  
точики

ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ  
БИБЛ ОТЧАНА  
ИНЗ. № 11906


НАШРИЁТИ ДАВЛАТИИ ТОЧИКИСТОН  
Сталинобод—1956



X

Дар зери таҳрири  
академики Академияи фанҳои  
РСС Тоҷикистон  
МИРЗО ТУРСУНЗОДА





## ОНД БА ЗАРБУЛМАСАЛ ВА МАҚОЛХО

### I.

✓ Зарбулмасал ва мақол яке аз намудҳои эҷодиёти бадеии ҳалқ мебошанд. Зарбулмасал ифодаи кӯтоҳ, валие пурмазмуни бадеист, ки дар он ҳикматҳои ҳалқ инъикос ёфтааст.

Зарбулмасал, мегӯяд В. И. Ленин, „бо устогии ҳайратовар моҳияти ҳодисаҳои хеле мураккабро ифода менамояд“. (Асарҳо, ҷидди 20, саҳ. 261). Сабаби ба чунин ҳислат молик шудани зарбулмасал пеш аз ҳама дар он аст, ки вайро ҳалқ—коллектив эҷод кардааст. Ҳалқ бошад, аз таҷрибаҳои сершумори ҳаёти ҳуд, мушоҳидаҳои донишмандонаи дурударози ҳуд ҳулосаҳо бароварда онхоро дар шакли ифодаҳои рехтани пурхикмат баён кардааст. Бо ҳамин роҳ зарбулмасал ва мақолҳоро нависандагон, олимон ва мутафаккирони ҳар давр низ эҷод кардаанд, ки ҳалқ аз онҳо интиҳсб карда ҳамчун эҷодиёти ҳуд ба кор мебарад. Дар баробари ин нависандагон ва олимон ҳам аз зарбулмасалҳои ҳалқӣ истифода бурда, якеро бо тағъирот, дигареро бетағъирот ба асарҳои ҳуд доҳил кардаанд.

Ба ҳамин тарик, қисме аз зарбулмасал ва мақолҳо маълум нестанд, ки эҷодкунандаашон дар асл кист— ҳалқ аст, ё нависанда ва ё ягон олим. Мо мисолҳои инро аз эҷодиёти Рӯдакӣ, Фирдавсӣ, Носир Ҳисрав, Саъдӣ, Камоли Ҳуҷандӣ ва дигарҳо пайдо карда метавонем.<sup>1</sup> Ин масъала танҳо дар ҳангоми тадқиқоти маҳсус ҳал ҳоҳад шуд.

<sup>1</sup> Ба қисми сейӯми ҳамин китобҷа ингоҳ қунед.

Зарбулмасал ва мақолхон точикӣ аз ҷиҳати мазмун ниҳоят гуногун буда, ҳодисаҳои иҷтимоӣ, таъриҳӣ, манӣ-оилавӣ, ахлоқӣ ва меҳнатии ҳалқи тоҷикро дар бар мегиранд. Аз ин рӯ зарбулмасал ва мақолҳо ҳам монанди жанрҳои дигари фольклори тоҷик ҳамчун аслиҳаи муборизаи синғӣ роли муайяне бозидаанд. Масалан, зарбулмасали „На шири шутур ҳоҳам, на дидори араб“ бар зидди истилогарони араб гуфта шуда бошад, аммо зарбулмасалҳои „Мехрубониҳои сulton—фиреби гурба аст ба мушон“, „Киҳо қашанд ҷавру ҷафо, киҳо қунанд қайфу сафо“, „Бедавлат агар қишиф қунад, об наёбад, бадавлат қиштаву ҳокиши ба-робар“, „Бой пӯшад, муборак бошад, камбағал пӯшад, аз кучо ёғтиҳӣ“, „Давронии золимро бақое нест“ ва ҳоказо ба мукобили синғҳои ҳукмрони ҷамъияти феодалий равона карда шудаанду дар онҳо нисбат ба истисморкунандагон, золимон нафрату адовари оммаи меҳнаткашон ошкоро ва саҳт ифода ёфтаанд. Дар зарбулмасалҳои мазкур ҳалқи меҳнаткаш беадолатӣ, зулм, истисмор ва инҷунин душманини синғҳои ҳукмронро фош намуда, ба нобаробарии иҷтимоӣ, ба беҳукукии меҳнаткашон ва ба таъзиқи синғии ҷамъияти феодалий эътирози саҳт баён менамояд.

Дар баробари ин, зарбулмасалҳо ҳам ҳастанд, ки дар онҳо фикрҳои зиддидинӣ, зидди рӯҳониён ва шарниати ислом ифода ёфта, қаллобӣ, мардумфиребӣ ва муфтҳӯрни арбобони дин тамасхӯру ҳаҷв карда шудаанд. Чунонҷи:

1. Дар ҷо қи ош аст, мулло-имом фаррош аст.
2. Мулло—ҷоруби дастурхон.
3. ~~умеди~~ кор буд намешавад.
4. Гап дар салла не, дар қалла.
5. Каъба чӣ меравӣ, дилеро ларьёб,  
Бехтар зи ҳазор каъба бувад як дил.
6. Мулло шудан чӣ осон, оддом шудан чӣ мушкил.
7. Масҷид бишуд, имом бишуд,  
Пашша ба ҳар таом бишуд.

ва монанди инҳо.

Аммо ҳамиро ҳам бояд қайд кард, ки душманони ҳалқи меҳнаткаш—истисморкунандагон, аз рӯи манғнатҳои синғии худ ба мукобили ҳалқи меҳнаткаш мақол ва зарбулмасалҳоеро низ эҷод кардаанд, ки дар онҳо

истисмор, зулм, беадолатй, ақидахой динни сағсатаву пуч рүпүш карда шуда, барои зиёд кардани таъсири ҳукмрониашон равона кунонидаанд. Ҳатто баъзе зарбулмасал ва мақолҳои халқиро ба манфиатҳои синфии ҳуд ба кор бурда, ба мақсадҳои истисморкуниашон мувофиқ кунонидаанд. Вале зарбулмасалҳои синфҳои истисморкунанда ба фольклор дохил намешаванд, зеро ки онҳо эҷодиёти халқ намебошанд ва оммаҳои васен халқ истеъмол наменамоянд.

Кисми зиёди зарбулмасалҳо хислат ва мазмуни таълимӣ, ахлоқомӯйӣ, панду насиҳат ва киноявӣ доранд. Ин гуна зарбулмасалҳо оид ба меҳнатдӯстӣ (Аз зиндаи бекор мурда бехтар аст; Аз бекор ҳама безор; Меҳнат накунӣ, роҳат намебинӣ ва ғайра), дар бобати дӯстӣ, иттифоқӣ, колективизм (Аз як даст садо намебарояд; Ҷомаи бамаслиҳат кӯтоҳ намеояд; Аз дӯст як ишорат, аз мо ба сар давидан; Дӯстон оинаи яқдигаранд ва ҳоказо), бо мақсади тарғибу талқин кардани илму ҳунар (Ба як ҷавонмард чил ҳунар кам аст; Молу чизат ҳамеравад, илму ҳунар намеравад; Илму ҳунар барзагарӣ, дигар ҳама ҳилагарӣ ва ғайра) ва танкиду мазаммат кардани хулқу атвори ношонистон одамон бо роҳи киноя (Ҳар кучову шабҷарӣ кучо! Ҳари мо аз куррагӣ дум надошт! Оқилон аз пан нуқат нараванд! Забон лаҳми гӯшт ва монанди инҳо) эҷод карда шуда, онҳо ба қавли А. М. Горький маънои як олам китобро дар бар мегиранд.✓

А. М. Горький, ки дар соҳаи эҷодиёти халқ ҳам донишманди беназир буд, оид ба масъалаҳои омӯхтани таъриҳ, ҳаёт ва маданияти халқ фикрҳои пуркимат баён намуда, таъкид менамояд, ки „таърихи ҳалқро, албатта, донистан зарур аст, инчунин фикрҳои иҷтимоӣ-сиёсии онро ҳам донистан лозим аст. Олимон—муарриҳони маданият, этнографҳо—мегӯянд, ки ин фикрҳо дар афсонаҳо, латифаҳо, зарбулмасал ва мақолҳо ифода ёфтаанд.“ (М. Горький, О литературе, М; с. 1953, сах. 190).

Вай маҳсусан аҳамияти беандоза бузурги мақол ва зарбулмасалҳоро қайд намуда, аз онҳо чи гуна баҳравар гардидани худро нақл мекунад:

„Умуман зарбулмасал ва суханҳои ҳикматнок та моми таҷрибаҳои зиндагӣ, иҷтимоӣ-таъриҳии халқи меҳнатиро ба тарзи намунавӣ ифода менамоянд...“ ✓

Ана аз ин фикрхой зинда ман хаёл кардан ва на-  
виштанро ёд гирифтам". (М. Горький, О литературе, М.  
с. 1953, сах. 329)

Ба ҳамин тариқ, зарбулмасал ва мақолҳо на танҳо  
ҳикмати ҳалқ, болгарии маънавӣ ва дурдонаҳои ақлу  
заковати ҳалқ мебошанд, балки забони образноки  
ҳалқанд, ки аз онҳо алаҳусус нависандан бомаҳорат  
барои тасвири хислатҳои қаҳрамони асари ҳуд, барои  
кушода додани психологияи он, муносибат ва ҷаҳон-  
бинни персонажҳо ба таври васеъ истифода мебарад.

Ана ду мисол аз С. Айнӣ.

1. „Илоҳӣ теги ҳукуматҳо бурро шавад, сафара-  
шон бехатар шавад, ҳазрати Шери ҳудо ва Баҳовадди-  
ни балогардон камарашонро банданд,—гӯён даст бар  
рӯ кашид.

— Шумо дуруст-ку,—гуфт Ҳайт-Амин ба Ӯрмон-  
Полвон,—дар замони пеш ҷаноби олиро ҳамин тариқа  
дую мекардед. Акнун ки ба кор даромада гирифтед,  
ҳукуматҳоро ҳам ба ҳамин тавр дую мекунед.

— „Дуруст“ шудан даркор аст,—гуфт Ӯрмон-Пол-  
вон дар ҳолате ки аз ҷойники ҷояш сардшуда ба Ҳа-  
йт-Амин ҷой кашида медод ва барои қувват додани  
сухани ҳуд илова кард:—„Замона бо ту насозад, ту  
бо замона бисоз“ гуфтаанд. Ҳоло мо маҷбур ҳастем,  
ки бо замона созиш қунем, як рӯз мешавад, ки замо-  
на боз барои созиш кардан бо мо маҷбур мешавад.“

(„Руломон“ 1951, сах. 325.)

Дар ин ҷо С. Айнӣ ба воситаи зарбулмасали „За-  
мона бо ту насозад, ту бо замона бисоз“ симон душ-  
манони ҳалқро, ки дар аввалҳои ташкил ёфтани Ҳу-  
кумати Советӣ ба аппарати идораҳои давлатӣ доҳил  
шуда, монанди „Гург дар ҷомаи меш“ буданду барзид-  
ди Ҳукумати Советӣ мубориза мебурданд, равшан ни-  
шон додани аст.

2. „Шумо дар ҳонаи ҳудатон ҳам ҳеч ош меҳӯ-  
ред?—ман пурсидам.

— Ҳаргиз! Модом ки дар ҳонаи дӯстон ошу нони  
тайёр ҳаст, ҷаро дар ҳона дегу дуд қунонда ва пулे-  
ро, ки бо сад машаққат мейбам, ҳарҷ карда, ош па-  
зонда ҳӯрам? „Ҷон ҳонаи мардум, на ғами обу на ғами  
ҳезум!“ гуфтаанд қасони хирадманд,—гуфт.

(„Марғи судҳӯр“, 1953, саҳ. 53).

Ба воситаи зарбулмасали „Чон хонаи мардум, на ғами обу на ғами ҳезум“ бошад, нависанда хислати образи Корӣ-Ишкамбаи судхӯр, мумсикӣ, ҳасисии вай, паразитона ҳаёт гузаронидани онро барчаста кунонидааст.

Хулоса, зарбулмасал ва мақолҳо дар дасти нависанда воситаи хеле муҳимми тасвири бадеъ мебошад, ки асарҳои С. Айнӣ дар ин бобат мисоли равшан ва намунаи ибратбахш шуда метавонанд.

## II.

❖ Як миқдор мақол ва зарбулмасалҳо ки дар замони советӣ пайдо шудаанд, ҳаёти ҷамъияти советии мо, муносибатҳои нави одамони советӣ ва ҷаҳонбинии онҳоро инъикос менамоянд. Пеш аз ҳама бояд қайд кард, ки як катор гуфтаҳои доҳии ҳалқи меҳнаткаш В. И. Ленин, роҳбарони партия ва ҳукуматамон, нависанда ва олимони бузурги замони мо ҳамчун зарбулмасалу мақолҳо дар байни ҳалқ ба кор бурда мешаванд. Монанди: „Бе қитоб илм нест, бе илм коммунизм нест“ (В. И. Ленин), „Қальяе нест, ки онро большевикон фатҳ карда натавонанд“ (И. В. Сталин), „Агар душман таслим нашавад, вайро нест мекунанд“ (А. М. Горький), „Ҳар заرارрасонандай ба одамро нест кардан даркор аст“ (С. Айнӣ), „Ба садақаи табиат мунтазир нишастан лозим нест, вайро қашида гирифтан даркор аст“ (И. Мичурин) ва ғайраҳо.❖

Зарбулмасал ва мақолҳои замони советӣ ба қаҳрамонӣ, ватандӯстӣ, ба пешқадамӣ дар меҳнат, ба поквиҷдонӣ, вафодорӣ, меҳнатдӯстӣ, садоқатмандӣ ва ғайра, ки хислатҳои одамони ҷамъияти социалистӣ мебошанд, даъват менамоянд. Онҳо аз як тараф эҷодиёти худи одамони советӣ бошанд ва мақсаду орзуҳои онҳоро инъикос намоянд, аз тарафи дигар барои дар рӯҳи коммунистӣ тарбия намудани ҳусусан ҷавонон роли бузург доранд. Онҳо шиорхоеанд, ки дар процесси меҳнаг, дар мубориза барои иҷрои план, дар ҳаёти қаҳрамононаи ҳалқи советӣ пайдо шуда, пахн шуда рафтанд. Масалан, зарбулмасалҳои зерин хислатҳои одами тамоман нави бинокори ҷамъияти коммунистиро нишон медиҳанд:

1. Агар бахт чӯй, марди майдон бош.
2. Агар тарсай аз хатар, накун орзүн зафар.
3. Ба пошравчи кор, танкид даркор.
4. Бародари ман бошай, баробари ман бош.
5. Партия бо мост, ғалаба аз мост,
6. Кавли большевик аз кораш фарк намекунац.
7. Сифати кор—хосили бисъёр.
8. Мачлис бисъёр шуд, зарба ба кор шуд.
9. Камдонӣ аз камхонист,
10. Зиндагонӣ—амонист,  
Амонӣ—зиндагонист.

ва монанди инҳо.

Дар баробари инҳо мақол ва зарбулмасалҳоёро ҳам мебинем, ки онҳо урфу одатҳои бокимондаи барои одамони советӣ бегонаи ҷамъияти феодалий-капиталистиро бо нафрат мазаммат менамоянду қувваи танқидии тезу тунде доранд. Чунонҷи:

1. Обрун ҳушомадгӯй, на дар қӯза, на дар ҷӯй.
2. Аз „пагоҳ биё“-гӯй, дасту дилат шӯй.
3. ~~Дар сар ширин~~, дар дил салла.
4. Мехмони бадмост балои ҷон аст.
5. Саломи ҳушомадгӯй бетамаъ нест.

Як қисми мақолу зарбулмасалҳо маъни ҳақиқӣ ва мукаммали ҳудро танҳо дар замони советӣ пайдо карда тавонистанд, ки онҳо дар қатори зарбулмасалу мақолҳои нав меинстанд. Монанди: „Кор кунӣ, нон меҳӯрӣ“, „Зинати шаҳс илму ҳунар аст, илму ҳунар ҳусни дигар аст“, „Қӯшиши ҷавонӣ—роҳати пирӣ“ ва дигарҳо.

Зарбулмасал ва мақолҳо ҳам ҳастанд, ки тағъир ёфтаанд ва ё бо андак тағъирот маъни нав гирифтаанд. Масалан, ба ҷои мақоли пештаразамон „Бачаи бисъёр—балои ҷон“, ки вобаста ба шароитҳои ҳаётӣ вазнини қашшоқонаи ҳалқ ба вуҷуд омадааст, акунун дар замони советӣ дар натиҷаи некӯаҳволӣ ва ҳаётӣ ҳушбахтонаи одамони советӣ „Бачаи бисъёр—хузури ҷон“ пайдо шудааст. Ё ин ки ба ҷои „мулло бошӣ, такрор кун, деҳқон бошӣ, шудгор кун“, „Илм ҳоҳӣ, такрор кун, хосил ҳоҳӣ, шудгор кун“ гуфта мешавад. Монанди инҳо ҷанд мисоли дигарро нишон додан мумкин аст.

Ҳаминро ҳам гуфтани лозим аст, ки як қисми мақол ва зарбулмасалҳои советии тоҷик ҳанӯз шакли рехтаи

катъии худро пайдо накардаанд, баъзеашон холо дар процесси ташаккульёбӣ мебошанд, ки рафта-рафта, эхтимол, супта ва оммавӣ шуда, ба қолиби қатъӣ дохил шаванд ва ё баръакс аз истеъмол баромада раванд.

### III.

Дар бораи шакл ва хусусиятҳои бадеии зарбулмасал ва мақолҳо як-ду сухан гуфтан лозим аст.

Ба ҳамин муносибат мо аввало дар бораи хислатҳои ба худ хоси зарбулмасал ва мақол, тафовути асосии онҳо аз ҳамдигар таваққуф менамоем.

✓ Зарбулмасалҳо маъни мачозӣ доранд, яъне мо онҳоро дар маъни бевоситаашон нафаҳмида, ва ё кор нафармуда, балки *дар* маъни ягон ҳодиса, амалиёт, хислат, психологияи шахс, ки бо маъни бевоситан зарбулмасал қариб алоқа надорад, кор мефармоем ва мефаҳмем. Масалан, зарбулмасалҳои зеринро гирэм:

1. Забони мурғонро мурғон медонанд.
2. Об аз сар лой.
3. На сих сӯзад, на кабоб.
4. Як задани оҳангару сад задани сӯзангар. ✓

Дар ин мисолҳо мақсад на дар забони мурғонро „донистани“ мурғон, аз сари чӯй (ё дарьё) лойолуд шуда омадани об, насӯхтани сиҳу кабоб ва ба як задани оҳангар баробар будани сад задани сӯзангар аст, балки маъни мачозии онҳо мақсади асосии зарбулмасалҳо буда, фақат барои ҳамон мақсад (1. бо роҳи ишорат, ё гуфтугӯи маҳсус ба ҳамдигар маълум шудани фикри тарафайн, 2. аз сари кор, (амалиёт)... вайрон, ё бад давом кардани кор, (амалиёт)..., 3. наранҷонидани ду тараф (ё ду кас), яъне дурӯягӣ, либерализм..., 4. Вазн ё андозаи кувва, кору амалиёти ду шахс ва ё чизи нобаробар ва ҳоказо) зарбулмасалҳои мазкур кор фармуда мешаванд.

Бинобар ин маъни мачозии зарбулмасалҳо мақсаду мазмунни асоснашон буда, танҳо бо он „зиндаву“ қимати маҳсусе доранд.

Азбаски зарбулмасалҳо образи предметҳо, ё ҳодисаву амалиётро тасвир менамоянд, яъне дар онҳо тавсиф, ташхис, ташбеҳу истиора ва киноя роли мухим мебозанд, дар байни маъни бевосита ва мачозии онҳо муносибатро мушоҳида менамоем, ки он муносибат

ходисай поэтик буда, хислати реалистии зарбулмасалро муайян мекунад. Масалан, зарбулмасали „Сари дарахти мевадор ҳам аст“, ё „Сангиг вазниро об намебарад“-ро гирен. Аввало, дар ҳар дуи ин зарбулмасал предмет ва ҳодисай интихобшуда реалий мебошанд, яъне бе маъни машозишон ҳам сари дарахти мевадор ҳам аст ва санги вазниро дар ҳакикат об намебарад. Дар баробари ин ҳодисай монандшаванда, яъне маъни машозӣ, низ реалий буда, одами доною боакл, ки вай хоксор аст, ва одами вазнини бомулоҳиза, ки рафтори шоёни таҳсии менамояд, аз ҷиҳати хислаташон ва вазъияти ҳол ба ҳам будани сари дарахти мевадор ва санги вазнин монандие доранд. Аз ин чост, ки маъни бевоёити зарбулмасал бо маъни машозии он бемуносбат ва беасос намебошад.

✓ Аммо дар мақол ҳолат дигар аст. Макол он хусусияти дар боло зикршудаи зарбулмасалро надорад, яъне машоз, ташбех, истиора—образнокии фикр дар он дида намешавад. Предмет, ҳодиса, амалиёт ва хоказо дар ҷои ҳуд, дар маъни ҳуд фахмида ва ё ба кор бурда мешаваду монандкунии як ҳодиса, предмет, амалиёт... ба ҳодиса, предмет, амалиёти дигар ҷой надорад. Бинобар ин мақол нисбат ба зарбулмасал соддва беобу ранг буда, дар он фикр ошкоро ифода мешаваду дар паси пардан образ нигоҳ дошта намешавад. Чунончи:

1. Дар ҳама кор машварат бояд.  
Кори бемашварат накӯ нояд.
2. Дили ноҳоҳам узри бисъёр.
3. Кӯш то ҳалкро ба кор ой.
4. Дӯст он бошад, ки гирад дасти дӯст,  
Дар парешонҳолию дармондагӣ.
5. Душман сарбурида бех.
6. Дидӣ, ки нашуд, мон ки равад.

ва монанди инҳо.

Аммо аз ҷиҳати таркиб, шакли синтаксисӣ ва аз ҷиҳати панду насиҳатбахшӣ, ахлоқомӯзӣ, таълиму тарбиявӣ дар байни мақолу зарбулмасал фарқеро дида наметавонем. Факат ҳаминро мушоҳида кардан мумкин аст, ки дар мақолҳо тавсия, маслиҳат, фикрҳои таълиму тарбиявӣ ва гайра бештар аст.

Дар ин ҷо бояд қайд кард, ки баъзеҳо тафовути байни мақол ва зарбулмасалро танҳо дар шакл (структур-

тура) муайян намуда, онро формалистона нишон медиҳанд. Масалан, онҳо зарбулмасалҳоро аз ҷиҳати соҳта таркиб ба ду хел чудо карда, пурра ва нопурра ном медиҳанд. Зарбулмасалҳои пурра, мегӯянд, аз ду кисм иборат аст. Дар кисми якӯм гӯё сурати воеа ва муҳокимаи умумӣ қайд карда шуда, дар кисми дуйӯм, одатан, хулоса бароварда мешуда бошад. Барон исботи ин фикри худ зарбулмасали „Шайхро ҳунар нест, ҳонақо танг аст“-ро мисол мегиранд ва нишон медиҳанд, ки „шайхро ҳунар нест“ кисми якӯм асту „Ҳонақо танг аст“ кисми дуйӯм. Зарбулмасалҳои нопурраро мақол номида, шарҳ медиҳанд, ки мақол аз як кисм иборат асту хулоса бо ҳамон як кисм як шуда рафтааст. Мисолаш: об дар ҳушкӣ намеистад; ба оши тайёр бакавул.

Ҷуноне ки мебинем, асоси тафовути мақол аз зарбулмасал таҳо дар соддаю мураккабии ибора, яъне ҷиҳати синтаксисии он мебошад, ки ин хислати барчасти ва характеристики зарбулмасалу мақолҳои тоҷикиро муайян карда наметавонад. Хислати асосии зарбулмасалҳои тоҷикӣ дар приём ва шакли бадени ифодай фикр буда, баръакс мақол аз ин хислат маҳрум аст.

Як кисми мақол ва зарбулмасалҳо ҳусусияти мукаммали назмро доранд, яъне вазн, қофия пурра нигоҳ дошта шуда, бештар дар шакли байт таркиб ёфтаанд.

Ҷунончи:

1. Кунад ҳар ҷинс бо ҳамчинс парвоз,  
Кабутар бо кабутар гоз бо гоз
2. Худписандӣ далели нодонист,  
Охири вай фақат пушаймонист
3. Дар ҳама кор машварат бояд,  
Кори бемашварат нақӯ и-ояд.
4. Ёр дэр ҳонаву мо гирди ҷаҳон мегардем,  
Об дар кӯзуву мо ташналабон мегардем.

ва ғайра.

Ин гуна мақол ва зарбулмасалҳоро ҳам ҳалқ эҷод кардааст, ҳам шоири нависандагон.

Барои зарбулмасал ва мақолҳои ҳалқӣ ҳамоҳангии калимаҳо ва қофиянокӣ нисбатан ба нигоҳ доштани вазн, бештар характеристик аст. Ӯҳанг, ритми маҳсус дар зарбулмасалу мақолҳо ҷон марказирио ишғол менамоянд.

Чунончи:

1. Токати меҳмон налошт,  
Хона ба меҳмон гузошт.
2. Харидй—буридй,  
Фурӯҳтӣ—сӯҳтӣ.
3. Хут агар хуттӣ кунад,  
Кампира дар куттӣ кунад.
4. Фатир дорӣ, хотир дорӣ.
5. Майда-майда хеле шавад,  
Катра-катра селе шавад.

ва монанди инҳо.

Маънои томи зарбулмасалу мақолҳо, вазифа ва ро-  
ли муҳимми онҳо дар матн (контекст) ва дар нутқ  
равшан аён мегардад. Берун аз матн ва ё бе вобас-  
тагӣ ба ягон ҳодиса, ё амалиёт зарбулмасалу мақолҳо  
обу ранги ҳақиқии худро пайдо карда наметавонанд  
ва ҳатто баъзеашон номафҳум ҳам менамоянд.

Масалан, зарбулмасал ва мақолҳои зериро гирем:

1. Ту дидӣ, ман надидам.
2. Марги бо дӯстон тӯй аст.
3. Об дар хушӯӣ наменистад.

Чи навъе ки мебинем, дар ҳамин ҳолати худ ин се  
мисол ҷумлаҳои оддӣ буда, маънои бевоситаи ҷумла-  
ҳои муқаррарии оддиро мефаҳмонанд, аммо дар матн  
(контекст) ҳамчун мақолу зарбулмасал вазифаи нав ва  
роли пуркувваткунандай фикру мақсади нависандаро  
ба худ мегиранд. Чунончи:

1. Самоворҷӣ ҳонаҳои тортанакро, ки дар он дӯкон  
хеле бисъёр буданд, чида оварда, ба рӯи ҷароҳат монд  
ва бо рӯмлчааш аз рӯяш баст:

— То пагоҳ „ту дидӣ, ман надидам“ шуда, дуруст  
мешавад,—гуфт.

(С Айнӣ, „Марги судҳӯр“, 1953, саҳ. 72)

2. —Хуб!—гӯён ман илтимоси бойбачаро қабул кар-  
дам ва илова намудам:—Ба ҳонаи Қорӣ Ишкамба раф-  
тан барои ман марговар ногувор аст, бо вучуди ин ҳам-  
роҳи ту меравам, чунки „Марги бо дӯстон тӯй аст“ гуф-  
таанд. (Дар ҳамон ҷо, саҳ. 46).

3. Ҳӯҷаин:

— Ман ба як каф гандуми шумо зор кестам, дав-  
лати худам ба худам насиб кунад бас аст, лекин нағъи

шумо дар ин аст, ки ин як ғалбер гандумро ба амбори ман резед; агар баргашта баред, хоҳ бисъёр аст, хоҳ кам, дар ду-се рӯз несту нобуд карда мефиристонед, „Об дар хушкӣ наменистад“ гуфтаанд; агар дар ин чо бошад, дар вақти маъталаӣ ва мӯҳтоҷиатон дари амбори ман ҳамеша ба рӯи шумо боз аст.

(С. Айнӣ, „Доҳунда“, 1949, сах. 30).

Акнун мо дар ин се порча дар қадом маврид бо қадом мазмун кор фармуда шудани он се мақолу зарбулмасалро фаҳмида метавонем.

Баъзе мақол ва зарбулмасалҳо аз забонҳои дигар ба забони мо гузаштаанд. Баъзеашон айнан тарҷима шудаанд (Ҳарчанде тарҷими зарбулмасалҳо бештар вақт номумкин аст!) ва ё бо баъзе таътироф ифода ёфтаанд. Масалан, зарбулмасали ўзбекӣ „Пул бўлса ҷангала шўрбо“ ба забони тоҷикӣ бо ибораи „Пул бошад, дар ҷангал шўрбо“, мақоли русӣ „Тишё едишъ дальше будешъ“ бо ибораи „Оҳиста равӣ, дур меравӣ“ ифода шудаанд. Ҳаминро ҳам бояд қайд кард, ки микдори зиёди зарбулмасалу мақолҳои тоҷикию ўзбекӣ ба ҳамдигар хеле монанд, ҳатто баъзеашон калима ба калима мувоғиқ меоянд. Чунончи:

1. Хисоби дўстон дар дил,  
Дўст хисоби дилда.
2. Дўст гирёнда гап мезанад, душман ҳандонда.  
Дўст аҷитиб гапирав, душман кулдириб.
3. Дехкон бошӣ, шудгор кун.  
Дехкон бўлсанг шудгор кил.

ва ғайра.

Ин факт ҳам дар бобати дўстию бародарии ҳалқҳон Осиёи Миёна ва муносибатҳон наздики таърихии онҳо шаҳодат медиҳад. Ҳамин тавр муродифи баъзе мақолу зарбулмасалҳои тоҷикиро дар забонҳои дигар низ пайдо карда метавонем. Чунончи:

Дар русӣ:

Человек без родины, что соловей без песни.

Дар тоҷикӣ:

Шаҳс бе ватан—булбули бе ҷаман.

Дар русӣ:

Если волка боишся, в лес неходи.

**Дар точикй:**

Аз гург агар тарсай, ба сахро нарав.

**Дар русй:**

У кого что болит, тот о том и говорит.

**Дар точикй:**

Хар кас дарли худро гуфта мөноләд.

**Зарбулмасали албание ки ба забони русй тарчима шудааст:**

Куда не входит солнце, туда потом приходит връч  
(„Огонёк“, № 46, ноябрь 1955).

**Дар точикй:**

Дар хонае ки офтоб надарояд, табиб медарояд.

**Зарбулмасали латышхо, ки ба забони русй тарчима шудааст:**

Бога дожидаясь, с голоду умрёшь.  
(жур. „Дружба народов“ 1955, № 12, сах. 1(6.)

**Дар точикй:**

Ба умеди худо нашаву буттаро дор.

Ин хел мисолхоро аз забонҳои дигар ҳам пайдо кардан мумкин аст. Аз ҷиҳати мазмун ба ҳамдигар монандии зарбулмасалу мақолҳои ҳалқҳои гуногун ба он ҳам вобастааст, ки ҳар қадоми ин ҳалқҳо шароитҳои умумии ҳаёт ва тараққиёти ҷамъиятиро аз сар гузаронидаанд.

#### IV.

Зарбулмасал ва мақолҳои точикй то ин вакт пурра ҷамъ карда ва омӯхта нашудаанд. Пеш аз Ҷанги Бузурги Ватаний дар ду китобчайи фольклорӣ ва дар „Намунаҳои адабиёти точик“ (соли 1940) рӯйхати як миқдор зарбулмасалу мақолҳо дода шудааст, ки он ҳамчун намуна ҳисоб меёфт. Баъд аз он китобчайи дигаре бо номи „Зарбулмасалҳои точикй“ (дар контекст), ки аз тарафи А. Мирзоев тартиб дода шудааст, чоп шуда мебарояд. Дар китобчайи мазкур 218 зарбулмасалу мақол дар контекст оварда мешавад, ки ҳамаи матнҳо аз асарҳои шонру нависанлагони советии точик, маҳсусан аз С. Айни гирифта шудаанд. Агар мо як-ду намунаро ба назар нагирем, дар ҳамон точикий замони советӣ дохил карда нашудаанд.

Дар ин китобчае ки мо ҳоло барои хонандагон пешкаш кардаем, зарбулмасалу мақолҳои тоҷикӣ низ пурра ҷамъ оварда нашудаанд. Мо дар вақти тартиб доғани ин китобча илова ба материалҳои ҳуд, ки дар давоми чанд сол ҷамъ кардаем, аз ҳамаи материалҳои ҷопшуҳа низ истифода бурдем. Дар ҷамъ кардани зарбулмасалу мақолҳои тоҷикӣ студентони Университети давлатии Тоҷикистон, Институти педагогии ба номи Т. Г. Шевченко, студентони ғоибхон ва муаллимон, ки аз ҳамаи районҳои республики мо, инчунин тоҷикони республики бародарии Ўзбекистон (аз Бухоро, Самарқанд, Фарғона ва Сурхондаръё) буданд, ёрии қалон расониданд ва мо ба онҳо миннатдорӣ изҳор менамоем. Дар охир, аз номзади фанҳои филологӣ М. Шукуров бисъёр миннатдорем, ки ӯ якчанд зарбулмасалҳои ҷамъкардаашро ба мо хайрҳоҳона такдим намуд.

Ба ғайр аз ин мо зарбулмасалу мақолҳоро аз асарҳои шоирон ва нависандагони советии тоҷик низ ҷида гирифтем.

Китобчай „Зарбулмасал ва мақолҳои тоҷикӣ“ аз се қисми иборат аст: қисми якӯм—зарбулмасал ва мақолҳои замони советӣ, қисми дӯйӯм—зарбулмасал ва мақолҳои пешазреволюциягӣ, қисми сейӯм қисме аз гуфтаҳои хеле машҳури классикони адабиёти тоҷик, ки ҳамчун зарбулмасалу мақол дар байни ҳалқ паҳн шуда рафтаанд.

Дар ҳар се қисми китобча зарбулмасалу мақолҳо бо тартиби алфавити тоҷикӣ дода шудаанд. Ин барои хонанда имконият медиҳад, ки вай зарбулмасалу мақоли даркориро ба осонӣ ёфта гирад.

Баъзе зарбулмасалу мақолҳо якчанд вариант доғанд, ки мо яке аз онҳоро интихоб карда гирифтем. Вариантҳо ҳам аз ҷиҳати шакл гуногун мебошанд. Масалан, „Ба як ҷавонмард чил ҳунар кам аст“ ва „Ба як мард ҳафтоду ду ҳунар кам аст“ ҳам мегӯянд. Ӣн ки: „Агар ҳарро пеши бор бурдан мумкин нашавад, борро пеши ҳар меоранд“ ва „Ӣ ҳара пеши бор, ё бора пеши ҳар“ гуфта мешавад. Шакли дигари вариантҳо ҷунинанд:

1. Аз бекор ҳудо бозор.
2. Аз бекор ҳудо бозор.
3. Бача дар сафар.

С/Г

ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ  
БИБЛИОТЕКА  
Номалий ўзбекӣ

ИНЗ. № 14906

4. Бача дар ишками очаш,  
Музофархон номаш.
5. Бача камбагал ион хоб мебинад.
6. Гови пир кунчора хоб мебинад.

ва монанди онҳо.

Азбаски навъи дуйўми варианташ ҳар кадом мустақилияте доранду андаке дар тобиши маъно ҳам фарқ мекунанд, онҳоро мө ба китобча дохил намудем.

Мо зарбулмасал ва мақолҳоро асосан чи хеле ки ҳалқ мегўяд, бо ҳамон шаклашон додем. Калимаҳои ҷудогонай шеваҳои забони тоҷикӣ иваз карда нашудаанд. Ба ҷои „ро“, ки дар забони гуфтугӯй гоҳо „а, я“ истеъмол мешаванд, танҳо дар ҳолати вайрон нашудани оҳанг, вазн ва қоғияни зарбулмасалу мақолҳо „а, я“ ба „ро“ иваз карда шуданд. Масалан, ба ҷои „Дара задам, девор кафид“, „Дарро задам, девор кафид“, ё ин ки ба ҷои „Гӯсолай шудания аз поящ маълум“, „Гӯсолан шуданиро аз поящ маълум“ ва гайра.

Ҳаминро ҳам бояд қайд кард, ки мө як микдор зарбулмасалу мақолҳоро ба ин китобча дохил накардем, зеро ки онҳо аз ҷиҳати мазмун (ахлоқ, одоб, ақида ва ҳоказо) барои одамони советӣ бегонаанд.

Дар саҳифаҳои китобча лӯғат дода шудааст, ки он маънои калимаҳои ҷудогонай маҳаллӣ ва номафҳумро эзоҳ медиҳад.

Боз як бори дигар қайд кардан лозим аст, ки дар ин китобча на ҳамаи зарбулмасалу мақолҳои тоҷикӣ ҷамъ карда шудаанд, аммо бо вучуди ин тартибдиханда ба он боварӣ дорад, ки китобчан „Зарбулмасал ва мақолҳои тоҷикӣ“ барои оммаи васеи ҳонандагон: маҳсусан барои ҳодимони адабиёт, матбуот, барои муаллимон, студентон, пропагандисту агитаторон, ки бо омӯзиши забони тоҷикӣ машгуланд, фоидае расонида метавонад. Ана дар ин бобат В. И. Ленин чӣ мегўяд. Вакте ки дар Сибирь ба В. И. Ленин якчанд зарбулмасалҳои маҳаллиро мегўянд, ў бо ҳаяҷон хитоб мекунад: „Бисъёр хуб, бисъёр хуб! Нависандагони мо ана аз чӣ бояд омӯзанд, бо як сухан зада меафтонад... Маҷмӯаи қалон тартиб додан зарур аст. Вай барои белетристико ва нотикии ғанҷина мешавад“ (журнали „Литературный современник“, с. 1940, № 1, саҳ. 10). Устод С. Айнӣ бошад, дар „Ҷаддоштҳо“-и худ аз забони

яке аз қаҳрамонҳои асараш чунин гуфтааст: „Машғулияти... байтбарак, зарбулмасал, мақол ва „ха-бозӣ“ бозист, ки дар мавқеи худ хеле дилчашӣ ва фоиданок аст, забонро бой ва тоза мекунад“. („Ҷӯштҳо“, қисми IV, с. 1954, саҳ. 113).

Умедворем, ки камбузидҳои китобҷаи мазкурро хонандагони мӯҳтарам нишон медиҳад ва барои мукаммал шуданаш зарбулмасалу мақолҳои дохил нашударо навишта фиристода, ёрӣ мерасонанд. Мо таклиф ва материалҳои фиристодашударо бо миннатдории самимӣ қабул менамоем.


B. Асрорӣ.





**ЗАРБУЛМАСАЛ ВА МАҚОЛХОН  
ЗАМОНИ СОВЕТӢ.**





А, Бе, Те,  
Маориф пула те.

✓ Агар бахт чӯй, марди майдон бош.

Агар тарсай аз хатар,  
накун орзӯи зафар.

Аз нодонӣ дармонӣ.

Аз „пагоҳ биё“-гӯй  
дасту дилат шӯй.

✓ Аз падари бехунар  
чӣ меомӯзад писар?

✓ Аз худ нарав, ки ёронат аз ту мераванд.

✓ Аз шаҳри қалон монду аз нафси қалон не.

Ангур ало шуд, завхоз бало шуд.

✓ Ба одами нобовар  
неку бад баробар.

Ба пешравии кор  
~~танкид~~ даркор.

✓ Бародари ман бошӣ,  
баробари ман бош.

✓ Барои кор кардан, донистан даркор,  
барои донистан, хондан.

✓ Бар падари ту раҳмат,  
аммо худат чӣ кардӣ?

Бар саволат ҷавоб  
навиштаанд дар қитоб.

“Бачаи бисъёр—хузури чон.

Бе китоб илм нест, бе илм коммунизм нест.

Ваъдаат хушку холӣ,  
чӣ ин қадар меболӣ?

✓ Ваъда додӣ, вафо кун,  
қавл додӣ, ичро кун.

Вақт мераваду нағиштачат мемонад.

Гургро на барои он мэзананд, ки дарранда аст,  
Барои он мезананд, ки гӯсфандро хӯрдааст.

✓ Дар вакти пахтаний,  
танбал шуд дарди бинӣ.

Дар кори шитоб пушаймонӣ бисъёр.

Дар сар шапка<sup>1</sup>,  
дар дил салла.

Дарси забон бе мисол не, дарси таъриҳ бе сол.

Дар ҷанг мардӣ кунӣ, таронаи зафар шавӣ.

Дил кушода бошад, дар кушода.

Дониш хоҳӣ, пурсон бош.

✓ Ду кара ду—чор.

Душман агар таслим нашавад,  
вайро нест меқунанд.

✓ Ёриро бо ёрӣ мечӯянд.

✓ Зан дар колхоз—қувваи бузург аст.

✓ Зинати коммунист—хоксорист.

Зинати шаҳс илму ҳунар асӣ,  
Илму ҳунар ҳусни дигар аст.

Зиндагонӣ—амонист,  
Амонӣ—зиндагонист.

<sup>1</sup> Кӯлоҳи европойӣ.

Илм хоҳӣ, такрор кун,  
хосил хоҳӣ, шудгор кун.

✓ Ихтиёр дар дастӣ баҳтиёր.

Кадрҳо ҳамаро ҳал мекунанд.

✓ Камдонӣ аз камхонист.

Сарвати гаронбаҳотарин—инсон аст.

Китоб сарчашмаи дониш аст.

✗ Кор бо танбал  
намешавад ҳал.

Кор кунӣ, нон меҳӯрӣ.

Кӯшиши ҷавонӣ—роҳати пири.

✗ Марг аз қаҳрамон метарсад.

✗ — Марг ба кӣ наздик?—Ба тарсончак.

Мастию ростӣ.

Мағрур аз ҷамоат дур.

✗ Мачлис бисъёր шуд,  
зарба ба кор шуд.

Меҳмони бадмаст  
балои чон аст.

Меҳнат кунӣ, дар колхоз кун,  
хосилаша ба ҷувол рост кун.

Меҳнат кунӣ, ҳалол кун,  
хосилаша ҷувол кун.

Меҳнат-шараф аст.

Миннат-душмани ҳиммат.

Номаш олию сурфаш ҳолӣ.

Обруи хушомадгӯй  
на дар кӯза, на дар чӯй.

Одам бо одам зинда, якка ҳаром мемурад.

Одами бесавод мисли күр аст.

Одами булҳавас  
не ба худу не ба кас.

Он касе ки лакқид,  
Душман ўро биқаппид.

Партия бо мост, ғалаба аз мост.

Пионер—бачан далер.

Саломи хушомадгүй бетамаъ нест.

Саргарангй аз муваффакиятҳо.

Сармоядор ба худаш гүр мекобад.

Сифати кор—ҳосили бисъёр.

Тарбияи чисмоний—  
бақои ҷавоний.

Телефон дастъёри бемалол.

Тирандозӣ—хунар,  
Нишонзаний—зафар,

Феъли бад зарап орад,  
Ба одамӣ хатар орад.

Хат қаҷ бошаду  
Маънояш бошад.

Хат навиштан фазилати хунар аст,  
Хондани хат зиёда мӯътабар аст.  
Ҳар кӣ натонад гар ҳардун ин кор,  
Аз ҳама кори ҷаҳон бехабар аст.

Хонаи мо он қадар ҳам дур нест,  
Гарчи дар ҷашми Шумо манзур нест.

Хондан, хондан, боз ҳам хондан.

Хоҳӣ нашавӣ расво, ҳамранги ҷамоат шав.


Худписандро написанд!  
Худписанд, гардад нописанд.  
Чархи таърих ба акиб намегардал.  
—Чай меҳонй?—Порсола.  
Эҳтиёткорӣ гарави саломатӣ.  
Як калла хубу ду калла—бехтар.  
Кавли большевик аз кораш фарқ намекунад.  
Калъае нест, ки большевикон онро фатҳ  
карда натавонанд.  
Ҳама барои як кас, як кас барои ҳама.  
Ҳама гап дар меҳнат.  
Хукумат дорам—чи ғам дорам.  
Хунар аз дониш,  
дониш аз хониш.





ЗАРБУЛМАСАЛ ВА МАҚОЛХОИ  
ПЕШАЗРЕВОЛЮЦИЯГӢ.





## A

Аблаҳ гуфт, девона бовар кард.

Абр агар аз қибла хезад, саҳт борон мешавад,  
Шоҳ агар одил набошад, мулк вайрон мешавад.

Аввал андеша, баъд гуфтор.

Аввал баҳор, охир ҳазон.

Аввал бубин чои худ, баъд бимон пои худ.

Аввал кор, баъд гуфтор.

Аввал нон, баъд имон.

Аввал пурсиш, баъд кушиш.

Аввал таом, баъд калом.

Аввал хеш, баъд дарвеш.

Аввал чӣ будӣ, ниғор, ки лунчи ту варам  
кард.

Агар бемор дуруст шудани бошад,  
табиб ба дари хона меояд.

Агар бинӣ набошад,  
ин чашм ин чашмро кофта мекӯрад.

Агар шикори рӯбоҳ равӣ,  
барои шер аслиха гир.

Агар шоҳат бошад, як оғила банд мекардӣ.

Агар ҷавҳаршиносӣ, тегро уръён тамошо кун.

Аз абри сиёху одами лаққй натарс,  
Аз абри сафеду одами хаппакй битарс.

Аз анбори холй  
сад ман<sup>1</sup> шолй.

Аз асп фарояд ҳам, аз узангу һамефарояд,  
Аз бад—касофат, аз нек—шарофат.

Аз бало ҳазар.

Аз банда шудан мурдан бех.

Аз барои як нахӯт, оби ҳавза хӯрд.

Аз барф гурехта ба борон дучор шудам.

Аз барф манораву аз лой ҳалво.

Азбаски ту бевафой, ба қавлу аҳд напой.

Аз бесамакй хара амак,  
Аз бенамакй санга намак.

Аз бекорй кадукорй.

Аз бекор худо безор.

Аз бекор ҳама безор.

Аз боди баҳор баҳра бардор,  
В-аз боди ҳазон ту худ нигоҳ дор.

Аз болои шутур алаф медаравад.

Аз боғ лола чинӣ, аз шӯразор ҳас.

Аз гав ғадуд.

Аз гап, гап мебарояд.

Аз гови шоҳзан оғили холй бех.

Аз гунг касе сухан нашунидааст,  
Аз бед касе мева начидааст.

Аз гург тарсӣ, сахро нарав.

<sup>1</sup> Дар ин ҷо „ман“ ба маъни он андозаи вазн,

Аз гургхұрда пұст.  
Аз дастам корама гир,  
    аз дақанам нонама нагир.  
Аз дақанаш бүй шир меояд.  
Аз девона мепурсій, ки моҳ чанд.  
Аз девори қац ҳазар.  
Аз дилозор худо безор.  
Аз думи гурба накаш, ки дастатро мехарошад.  
Аз душман ғофил мабош.

✓ Аз дүсти нодон душмани доно бех.  
Аз дүст як ишорат, аз мо ба сар давидан.  
Аз захми сухан захми табар бех. ✓  
Аз зиндан бекор мурда беҳтар аст.  
Аз ин монда, аз вай ронда.  
Аз кам пархез, аз мүл бенасиб.  
Аз карнайчй як пүф.  
Аз касофати як шум  
    чили маҳалла ҳароб мешавад.  
Аз касофати як шум, сүзад шахри Рум.  
Аз киши худ хұша бардор.  
Аз кулұх алаб парид.  
Аз кундае параха мепаронад.  
Аз лой гурехта ба лойдон афтодам.  
Аз мост, ки бар мост.  
Аз мүрии ганда – дуди ганда.  
Аз навкиса қарз накун,  
    карз кунй ҳам, харч накун.  
Аз нафаси вай, маңу садои най.

Аз ноилочай бузро амак гуфтем.

Аз нохуни паланг чай нуксон ба пои фил.

Аз нүги хамир фатир.

Аз одами мардумозор хама безор.

Аз они худ зери тағора,  
аз они кас ҳар чо нағора.

Аз он натарс, ки ҳаёху дорад,  
Аз он битарс, ки сар ба ту дорад.

Аз он толеъ, ки ман дорам, ширам чүргөт  
мегардад.  
ба дастам қарчиғай афтад, вай ҳам калхот  
мегардад.

Аз осиёб ман омадам, хабар аз занам мепурсад.

Аз осиёб ман омадаму түмегүй, ки дүл холий.

Аз осмон ғав борат ҳам, еми ҳар нимча.

Аз палови кас нони загорай ҳуд бех.

Аз паси аспи носанцида нагузар.

Аз паси ҳар гиря охир ханда аст.

Аз лойғах ёғул шарад, ба пешгах чи кор.

Аз нағашудың ҳасис ситора навдиктар аст.

Аз пүштиң ойи курмак об мекүрад.

Аз рү шона, анын явас ҳүрдүй еА  
аз таг фонда.

Аз савдо кан,  
аз ҳорок зан.

Аз савлати ҳүшкөбәти ҳоли бәхтар аст.

Аз сагтарсай, ғадбийнакун.

Аз сад гулыш як нүйләп шашкутааст.

Аз сад марди лофсан,  
бөх кори як зан.

Аз сояи худ метарсад.  
Аз тагаш бод нагузаштааст.  
Аз таги биниаш хабар надорад.  
Аз таги дор гурехтагй.  
Аз таги об рег меравад.  
Аз ту харакат, аз ман баракат.  
Аз хеши дур ҳамсоя бехтар.  
Аз хирс мӯе,  
аз гул бӯе.  
Аз хочаи бехайр зани лӯлӣ бех.  
Аз хук мӯй кандаин.  
Аз хурдон хато,  
аз бузургон ато.  
Аз хурдон гуноҳ кардан, аз калонон баҳшидан.  
Аз чашм монӣ ҳам, аз пой намон.  
Аз чил мулло як ҳез бехтар.  
Аз чумчук тарсӣ, арзан накор.  
Аз шарора аланга бармехезад.  
Аз шафтолу бӯғ накун, аз буз мол.  
Аз шунидагӣ напурс, аз дидагӣ purs.  
*✓* Аз шутур pursидаанд: чаро гарданат каҷ?  
Гуфтааст: кучои ман рост аст?  
Аз як даст садо намебарояд.  
Аз қошу қавоқаш барфу борон меборад.  
*✓* Аз ҳамроҳи бад таёқ беҳтар.  
Аз ҳар калла як садо.  
Аз ҳар саг як устухон қарздор.  
Аз ҳар сурфа як ҳамиртурш.

Аз ҳар шоха як шингил.  
Аз чони нобаромада умед.  
Айба күй кунад?—маиб.  
Айб накун, ки эзори худат меолад.  
Айб намон ба хешат,  
рүзе ояд ба пешат. ✓  
Айби худ аблар набинад дар чахон,  
Бошад андар чустани айби касон. ✓  
Айби худ дар пеш ору баъд айби дигарон.  
Айнакам дар хона мондааст.  
Ак-аки сагро бод мебарад.  
Акси калла ба шўрбо зад.  
Алав бех аз палав.  
Алами Исоро аз Мўсо гирифт,  
Алихўча Хўчаалий.  
Ангур ангурро дида ало мешавад.  
Ангура хўру бода напурс.  
Ангура хўру богаша напурс.  
Ангушти каҷ ба равған намедарояд.  
Андак-андак ба ҳам шавад бисъёр,  
Дона-дона аст ғалла дар анбор.  
Арзанро гунчишк мөхӯраду калтакро бедона.  
Арzon беиллат не, қимат бе ҳикмат.  
Аробай холӣ садои баланд дорад.  
Аробасавори замбарнишин.  
Аробай холиро гирифта мегурезад.  
Арӯс чӣ гуна аст?—додараралс намуна аст.  
Арғамчинро дароз партофтем.

Асло, чұра, ғам нахұр,  
як коса оша кам нахұр.

Асои пир ба ҷои пир.

Асп агар оху бувад,  
қамчин дар пахлұ бувад.

Аспи нағз як қамчину аспи ганді сад қамчин.

Аспи чүбин роҳ намеравад.

Асп ёфту дашт наёфт,  
дашт ёфту асп наёфт.

Асп ҹави худро зиёд мекунәд.

Афтат бәд бошад, аз онна чә гила?

Ақл бо қад баробар намешавад.

Ақл набошад, калла кадуи холист.

Ақл күр бошад, аз дидай бино чй фонда?

Ақмади порина—савдогари Кармина.

Ачали морбоз дар дасти мор.

Ачали саг расад, ба меҳроби масцид мемезад

## Б.

В Бааси модагов аз паси барзагов.

Ба аспи хуб як қамчин,  
ба одами доно як сухан.

Ба асп қамчин, ба хар хила.

Ба баҳонаи бача, кулча.

Ба болои сўхта намакоб.

Ба ганда макун ханда,  
туро мекунад шарманда.

Ба гузашта салавот.

Ба гуфтан кор осон аст.

Ба гүшна оташдон дур аст.

Бад ба бадхох мерасад,  
Ба доно ишорат, ба нодон калтак.  
Бадкарда—бадгумон.  
Ба дузд мол қаҳат не.  
Ба дуои муш, намурад каламуш.  
Ба касе гүр маков, худат меафтий.  
Ба корлон кор осон.  
Ба кори кас даст дар баҳор хунук меҳӯрал.  
Ба кӯрпаат нигоҳ карда пой дароз кун.  
Ба номи мову ба коми шумо.  
Ба оши тайёр бакавул<sup>1</sup>.  
Ба ош пашша нашав.  
Ба пои асп наъл зананд,  
курбокқа ҳам пой бардоштааст.  
Барака—ғайри ҳосил.  
Бараҳна ба дарида хандид.  
Бараҳнагӣ дар кунҷак андозад,  
гуруснагӣ дар биёбон.  
Бар вакт кору бар вакт бардор.  
Барғ доду абрешим гирифт.  
Барги сафедор танга шавад,  
мурдани гов он гаҳ шавад.  
Бардорад зам кун,  
набардорад кам кун.  
Барои як ҳикоят сад шикоят.  
Ба сияҳдил чи суд гуфтани вазъ<sup>2</sup>,  
наравад меки оҳанин бар санг.

<sup>1</sup> Дар ин ҷо „бакавул“ ба маъни он ошпаз.

<sup>2</sup> Дар ин ҷо „вазъ“ ба маъни он панд, насиҳат.

Ба саг гуфтаанд: чаро аккос мезани?  
Гуфт: метарсам.

Ба сарат шамшер ояд хам, рост гүй.

Ба сараш об рехтанд.

Ба сари кас чормағз мешиканад.

Ба сар хоридан вакт надорад.

Ба сафари якрұза озуқан дахрұза.

Ба сафар равй, аввал ҳамроҳата дон,  
хона харй аввал ҳамсоята дон.

Ба себи сурху дүстии душман бовар накун.

Ба танбал кор фармо, панд бишнав.

Ба умеди „иншоолло“ кор буд намешавад.

Ба умеди худо нашаву буттаро дор.

Ба уштур савор шавй, рохи дурро андеша кун.

Ба уштур алаф даркор бошад,  
гарданашро дароз мекунад.

✓ Бахт ояд, намепурсад, ки ту кистй. ✓

Бача-бачавор, калон-калонвор.

Бача дар сафар,  
номаш Музффар.

Бача дар ишками очаш,  
Музффархон номаш.

Бачаи камбағал нон хоб мебинад.

Бачаи эрка балои ҷон.

Бачаро кор фармову аз ақибаш дав.

✓ Ба шабуш ситета карда, әзорро насызон.

Ба шахри якчашмон равй, якчашм шав.

Ба ширинзабонию лутфи хүше,  
тавонй ки филе ба мүе каши.

Баъд аз мурдан гиръя суд надорад.

Баъд аз ош як лаҳза мабош.  
Баъд аз палав ҳафт лукма нон.  
Баъд аз сари ман офтоб набарояд.  
Баъд аз табу тез,  
қайла куну рез.  
Баъд аз түй нафора,  
баъд аз ид хино  
Ба як чавонмард 40 хунар кам аст.  
Ба ях навишта дар офтоб мондааст.  
Ба қадат нигоҳ карда чома бур.  
Ба ҳар қайке гилем натвон сұхт.  
Ба ҳар ош қайлаю ба ҳар коса чумча<sup>1</sup>  
Бахор кучо будй?  
Таги тути бедона.  
Ба chanги зану шўй остона мекандад.  
Бе гов шабона чуфт мекунад.  
Бедавлат агар киши кунад, об наёбад,  
бэдавлатро кишиставу нокишиста баробар.  
Бе дарди саре нишаста будам,  
зар додаму дарди сар харидам.  
Бе дастро даст надиҳй, калбузро шох.  
Безабонй бех аз дурӯғгүй.  
Бе либос қадри худ шинос.  
Бе меҳнат роҳат мұяссар намешавад.  
Беморро кати заррин дуруст намекунад.  
Бе пир марав ту дар амонй,  
гарчанд Сикандари замонй.  
Бе пир тадбир нест.

---

<sup>1</sup> Кошук.

Бепули бадҳаво.  
Бепулӣ мегузарад, бекасӣ намегузарад.  
Бе пул суханат асар надорад.  
ҳақ гуфтанат зафар надорад.  
Берун ободӣ, дарун бедодӣ.  
Берӯзиро нон ба даҳонаш ояд,  
биниаш хун мешавад.  
Берӯзӣ агар рӯз бинад,  
рӯзона чироғ даргиронад  
Бехи давлат—тани сиҳат.  
Бечорагӣ айб нест, ғаррию дуздӣ айб аст.  
Бечора ҳар орзӯн дум кард,  
ноёфта дум ду гӯш гум кард.  
Беша бе шер не, дарьё—бе моҳӣ.  
Биёвезӣ, ба дори баланд оvez.  
Бинад—бозӣ, набинад—дуздӣ.  
Биниашро қапӣ, чонаш мебарояд.  
Биниро ганда гуфта бурида намешавад.  
Бисъёр талаб накун, ба кам зор шавӣ.  
Бо ароба ҳаргӯшро доштааст.  
Бо бадон бад бошу бо некон-накӯ,  
ҷои гул-гул бошу ҷои хор-хор.  
Бовар накун ба дӯстӣ,  
каҳ ҷо кунад ба пӯстӣ.  
Бо гап ба чӯб либос пӯшонда,  
аз пашша фил месозад.  
Бо даст дода, бо пой медавад.  
Бо дasti бегона ош мепазад.  
Бо думи шер бозӣ накун.  
Бо дуои кӯрмуш ҳаво намеборад.

Бо задан об аз ҳам чудо нашавад,  
обу оташ бо ҳам як ҷо нашавад.

Боимчон арzon, ҳарҷако<sup>1</sup> дорад.

Бой аз фарбехӣ менолад, камбағал аз логарӣ,  
Бой бо бой мепазад, коҳ дар лой.

Бой пӯшад, муборак бошад,  
камбағал пӯшад, аз кучо ёфтӣ?

Болои мурда сад чӯб.

Боми ҳар кас беш, барфаш бештар.

Бо моҳ шинӣ, моҳ шавӣ,  
бо дег шинӣ, сиёҳ шавӣ.

Бонги бемаҳал.

Бо об рехтан ҷашма ба вуҷуд намеояд.

Бо одами тарсонҷак ба шикор нарав.

Бо ресмони кас ба ҷоҳ нафаро.

Бори араб, пеши араб.

Бори гарон роҳати хона аст.

Бори қаҷ ба манзил намерасад.

Борон—равғани замин,  
барф—кӯрпаи замин.

Бо роҳи рост рав, гарчи дур аст.

Бо собуни ў ҳоло ҷомашӯй накардай!

Бо сухани ширин мор аз хонааш мебарояд.

Бетамизихон одам аз сухан пайдо шавад,  
Пистаи бемағз агар лаб вокунад, расво шавад.

Боғанда мурд, каған наёфт.

Бо ҷашм бину бо забон гӯй.

Бо ҷормағзи пуч бағали касро пур мекунад

---

<sup>1</sup> Ҳарҷхон майда.

Бо шир даромадагй, бо чон мебарояд.  
Бо як гул баҳор намешавад.  
Бо як даст ду тарбуз бардошта намешавад.  
Бо як даст гиреҳ намебандй.  
Бо якрав баҳс кардан—  
мушт ба бигиз<sup>1</sup> задан аст.  
Боғу бўстон,  
лонки дўстон.  
Бо „ҳалво, ҳалво“ гуфтан  
дахон ширин намешавад.  
Боча бочаро дўст медорад, гов кунчораро.  
Бо ҷеф задани хурӯс, намешавад рӯз.  
Бубин тафовути роҳ аз кучо то ба кучо.  
Бувад ҳампеша бо ҳампеша душман.  
Буда ба нобуд<sup>2</sup> раҳм намекунад.  
Буда доно мекунад, нобуда ҳайрон.  
Буз агар хирман мекўфт,  
ҳочати барзагов набуд.  
Бузак, бузак, намур, ки баҳор меояд,  
вакти гули хор меояд.  
Буза танаш хорад, иони чўпонро мөхӯрад.  
Буз ба гўсфанд хандидааст.  
Буз дар ғами чон, қассоб дар ғами чарбу.  
Буздило хатар ёр аст.  
Бузро ба пои худаш меовезанд,  
гўсфандро ба пои худаш.  
Бузургон омадан доранду рафтан надоранд.

<sup>1</sup> Дарафш.

<sup>2</sup> Дар ин ҷо „буда“ ба маъни „дор“ ва „нобуд“ ба маъни „камбағал“ аст.

Бузургй ба ақл аст, на ба сол.

Булбул аз хонаи акка.

Бучулаш олчй хестагй.

Бўи мушк пинхон намемонад.

## В

Вакти гули хор, хоҳ кору хоҳ макор.

Вакти ем „хй-хй“, вакти лачом „так-так“.

Во кун киса,  
бихўр ҳариса.

Ранчи мо—ганчи мо.

## Г.

Гадо аз як дар, ки гузашт, шармаш мепарад.

Гадо бор ёфту борхалта наёфт.

Гадо душмани гадост.

Гадои шилқин бех аз косиби гулдаст.

Гадой—на ранҷ асту на ганҷ.

Гандум аз гандум бирўяд, ҷав зи ҷав.

Гандум ҳама ҷо, пазанда ҷо-ҷо.

Ганҷ дар вайрона.

Гап гўй, ҷувол-ҷувол,  
кор гўй, касали ниммурдаҳол.

Гап дар салла не, дар калла.

Гап занам, мезанано, гап назанам, деги  
мазора мебарано.

Гап занумуомила шунав.

Гапи бисъёр ба ҳар бор.

Гапи хона ба бозор рост намеояд.

Гап кўтоҳ—олам гулистон.

Гапро калон назан, нонро калон нагаз.

Гар сабр кунй, аз ~~ғүр~~ халво мепазад.

Гар фил боши, гурбаро азият мадех.

Гарчи худ бебахраам, шодам ба айши дигарон.

Гар шиновар нестїй, по бар лаби дарьё намон.

Гилемро дар чое фурӯш, ки дар як гӯшаш  
аш худат шинй.

Гирди номи падар чй мегардй?  
падари хеш шав агар мардй!

Гиребони худро бўй карда, баъд гап зан.

Гов барои ёрӣ гӯсолаи худро ҳамроҳ  
гирифта овардааст.

Гов дар Бухоро, „хӯш-хӯш“-аш дар Хисор.

Гов дихӣ ҳам, ба ҳарис<sup>1</sup> гӯсола метобад.

Гови ало якто не.

Гови бешир овози баланд дорад.

Гови пир кунчора хоб мебинад.

Гови ҷӯшой—чувози дари хона.

Гов ки омад, гӯсола аз ҷояш меҳезад.

Гов мурад ҳам, алоии ҷашмаш намеравад.

Гову гӯспанд бо ҳўрдан фарбек мешавад.

Гоҳ нағмаю усул<sup>2</sup>,  
гоҳ худою расул.

Гузарад соли қаҳтй, монад рӯи сӯхтаи ҳоҳарам.

Гул бе хор намешавад, гӯшт бе устухон.

Гул гулро дида мешукуфад.

Гул хор дорад, асал—ору.

<sup>1</sup> Дар ин ҷо „ҳарис“ ба маънои баднафси ҷашнгуруса.

<sup>2</sup> Дар ин ҷо „усул“ ба маънои ракс.

Гумон аз имон чудо мекунад.

— Гунчишкро кй кушад? — Кассоб.

Гурба дар хобаш чарбу мебинад.

Гурбай ноумедшуда ба шер чанг меандозад.

Гург бо гўспанд ошной надорад.

✓ Гург вакили гўспанд шудааст!

Гург гўспандро хўрад ҳам бадном,  
нахўрад ҳам.

✓ Гург дар чомаи меш.

✓ Гурги гурусна оғил мекобад.

✓ Гурги борондида.

✓ Гурез девона. ки масти омад.

Гуруснагии шабро болишт мебардорад.

Гуфтаи муллоро куну кардаашро не.

Гушнаро нон ба танур дер.

Гуё аз ҷоҳ об кашида истодааст.

Гури одами бахил танг аст.

Гури худашону аъмоли<sup>1</sup> худашон.

Гур сўзаду дег ҷўшад.

Гур чудову кафан чудо.

Гусола аз болон мепаррад.

Гусола бо гусола,—  
ошибоени садсола.

Гусолаеро, ки аз пода берун равад,

гург межурад.

Гусолаи морир шуду гов нашуд.

Гусолаи риҳин подаро меолонад.

Гусолаи шуданиро аз поящ маълум.

<sup>1</sup> Дар ин ҷо „аъмол“ ба мэйнӣ таъмиёт, кору кирдор.

Гүсола қаҳдон холй кунад, бача нондон.

Гүсолаҳо гов шаванд, чигархо хун.

Гүши боғбон кар аст.

Гүши хар ҳам мечунбад.

Гүшти ману табари қассоб,  
гүши ману девори киёмат.

Гүшти нағз—шўрбои нағз,  
шири нағз—чурғоти нағз.

Гүшти хар, дандони саг.

## Д.

Давидани гүсола то қаҳдон.

Давлат дорӣ, савлат дорӣ.

Давон қасалӣ—дилбардорӣ.

Давон ғазаб—хомӯшӣ.

.днв Давоноқурт оби чӯш.

.еоди Даврро нишонимро байдемисф.

.дсд Давчай ғами усағшүлүп<sup>2</sup> шудагӣ.Д

Дар бачагий<sup>1</sup> қондан ишнакчи ба сағт мондан.

Дарро бо чорӯб тамба накун.

Дарахти каҷ рост намешавад.

Дарахтро занӣ, шоҳаш меларзад.

Дарахт шинон, кӣ бор<sup>3</sup> оварад,

даевашви тиф дед<sup>4</sup> наиники<sup>5</sup> хор оварад.

Дар беша намонд<sup>6</sup> шеру палант,

таъведном ҷаҳонро дириф<sup>7</sup> Тэмур<sup>8</sup> Данг.

Дарвозаи шаҳрро бастан мумкин,

шод қәдеш<sup>9</sup> ҳуқиқи ғарб навод ни

<sup>1</sup> Ғураи зардолу.

<sup>2</sup> Зардолуи хушк.

<sup>3</sup> Дар ин чо „бор“ ба маъни мева, самар,

днв фоз

наиники

Дар гуфтан асаре ҳаст,  
ки дар нагуфтан нест.

Дар гуфта ба девор вохӯрд.

Дар деҳа ҳеч одам намонд,  
буз худро Абдукарим ном монд.

Дарди бадро давои бад.

Дар диёри бегона гови мо гӯсола шуд.

Дарди кампир ғӯза.

Дарди мулло—масцид,

Дарди мардум ба девор нақш.

Дарди хеш пеши дардмандон бигӯ.

Дард дигар, ачал дигар.

Дард кам, дарди сар кам.

Дард ҳаст, ҳамдард нест.

⌚ Дареро то накӯбӣ, даратро накӯбанд.

Дар ёди баққол кам доданро маяндоз.

Дарьё партофтаашро худаш мебарад.

Дар зиндагнам накардӣ шод,  
пас аз мурдан асло накун ёд.

Дар зоҳир меш<sup>1</sup>, дар ботин гург.

Дар кори хайр ҳочати ҳеч истихора<sup>2</sup> нест.

Дар кӯчаи мо ҳам тӯй мешавад.

Дар мамлакат дузд ёфт нашавад,  
тарозудорро ба миршабхона кашола кун.

Дар миёни ду масцид бенамоз мондааст.

Дар миёни чор дарьё тахтабандам кардай,  
боз мегӯй, ки доман тар макун хушъёр бош.

---

<sup>1</sup> Гӯсфанд.

<sup>2</sup> Фолбинӣ кардан.

Дар н-омади кор: шиша сандон шиканад,  
атола дандон шиканад.

Дароза мону күтаха бур.

Дар пеши бача „хавлай“ нагүй, ки „хавло“<sup>1</sup>  
мегүяд.

Дар пеши даҳон ағба нест.

Дарро задам, девор кафид.

Дарс агар мушкил бувад,  
бефаҳмро хоб оварад.

Дар сари кор айёр,  
дар сари ош тайёр,

Дар сахро пахтаро шутур хўрду дар шаҳр  
гўши бофандаро буриданд.

Дар таги кося нимкося.

Дар тобистон морон борад  
бехтар аст, аз борон.

Дар хар бор надорӣ ба вай чи кор дорӣ.

Дар хонаат меҳмон бошад,  
гурбаатро „пишт“ нагүй.

Дар хона гарди орд несту  
дар ҳавлиаш қўштанур.

Дар хонае ки ду зан аст, барака нест.

Дар хонае ки офтоб надарояд,  
табиб медарояд.

Дар хонаи мӯр шабнаме тӯфон аст.

Дар хона кайвонӣ бисъёр шуд,  
дегу табак мурдор шуд.

Дар хона кас аст, як ҳарф<sup>2</sup> бас аст.

Дар худ нест, дар олам нест.

Дар хушомадгӯй сухан бисъёр,  
дар гарданғафс тақал<sup>3</sup> бисъёр.

<sup>1</sup> Халво.

<sup>2</sup> Сухан, гап.

<sup>3</sup> Бахона, сабаб.

<sup>1</sup> Агба, давон.

Девона ба кори худ хушъёр.  
Девор гүш дорад, сархор чашм.  
Девори намкаш,  
хамаро дам каш.  
Девор муш дорад,  
муш гүш дорад,  
Девор ғалтад, дарун ғалтад,  
Дер ояду шер ояд.  
Дех кучову дарахтон кучо.  
Дидадаро шав,  
ба дида чо шав.  
Дидй ки нашүд, мон ки равад.  
Дилама бар, пулама хүр.  
Дил ба дил рох дорад.  
Дилбекарор гум кунад сари кор.  
Дил—дили Зайнаб.  
Дили нохоҳам—узри бисъёр.  
Дил мекашаду по меравад.  
Дили модар ба фарзанд,  
дили фарзанд ба фарсанг.  
Дили одаткарда—балои чон.  
Дили оча ба бача, дили бача ба кӯча.  
Дили ғӯза сафед ҳам бошад,  
дили бозори ғӯзачиён сиёҳ аст.  
Дил ки ранчид аз касе, хурсанд кардан  
мушкил аст,  
Шишаи бишкастаро пайванд кардан  
мушкил аст.  
Дил об шавад, об гирдоб шавад.  
Дилро ба дил раҳест дар ин гунбази  
сипехр,<sup>1</sup>  
аз рӯи кина кинаву аз рӯи меҳр—меҳр.

---

<sup>1</sup> Дунъё.

Додхоху домангир.  
Домод вакили харч, арӯс бонуи хона.  
Доно аз паси кори худ давад,  
нодон аз паси умед.  
Доно аспашро таъриф мекунад,  
нодон худашро.  
Доно ба иморати сухан машғул аст,  
нодон ба иморати бадаи.  
Доно ба ишорати абрӯ кор мекунад.  
Дузд бозори ошуфта меҳоҳад.  
Дузд бошу боинсоф бош.  
Дузд дуздро дар шаби торик мешиносад.  
Дузде ки дар хона аст,  
ёфтанаш мушкил аст.  
Дузд йӯрга, соҳиби мол шарманда.  
Дуздро қарақҷӣ<sup>1</sup> зад.  
Дузд яктуву гумонбар садто.  
Дузд ҳам менолад, соҳиби мол ҳам.  
Думи хар дар хӯрчин, каллаи ғов дар хум  
Думи шутур ба замин расад...  
Ду подшоҳ дар як иқлим намегунҷад,  
ҳафт дарвеш дар як гилем меғунҷад.  
Ду понздаҳ—як сӣ.  
Дур нарав, ки гург меҳӯрад,  
қариб наё, ки туро дида наметавонам.  
Дурр шиканаду сухан нашиканад.  
Дурӯғ бефурӯғ аст.  
Дурӯғ гӯй, шаръӣ<sup>2</sup> гӯй.

<sup>1</sup> Роҳзан.

<sup>2</sup> Дар ин ҷо „шаръӣ“ ба маънои „конунӣ“.

Дурӯғи сулхомез бех аз рости фитнаангез.  
Дурӯғ—шеваи мунофикаон.  
Дусад ман устухон бошад,  
ки сад ман бор бардорад.  
Духтарам, ба ту мегӯям, келинам ту шунав.  
Духтари гуреза аз никоҳи қозихона.  
Душманатро бо шакар куш.  
Душманат гар паша бошад,  
камтар аз филаш мадон.  
Душман гап наёбад, думи сагат кач мегӯяд.  
Душмани рӯбоҳ — думи рӯбоҳ.  
Душман—сарбурида бех.  
Душмани хурд—балои бузург,  
гафлат аз ў—хатон бузург.  
Дӯст гиръёnda гап мезанад,  
душман хандонда.  
Дӯст бояд, ки айби ёрашро ҳамчун оина  
рӯ ба рӯ гӯяд,  
на ки чун шона бо ҳазор забон аз қафо  
рафта мӯ ба мӯ гӯяд.  
Дӯстии бӯзинагиу хизмати хирсона.  
Дӯст он бошад, ки гирад дасти дӯст,  
дар парешонҳолию дармондагӣ.  
Дӯston оннаи якдигаранд.  
Дӯstonро дур будан ор нест,  
парчаи коғаз сад динор<sup>1</sup> нест.

## Ё

Ё аввал, ё охир.  
Ё ба зорӣ, ё ба зӯрӣ, ё ба зар.  
Ёр аҳл аст, кор сахл аст.

<sup>1</sup> Дар ин ҷо „динор“ ба маънои пули тилло.

Ер дар хонаву мо гирди чахон мегардем,  
об дар күзаву мо ташналабон мегардем.

Ерй аз ёрон гуфтаанд.

Ерй—ёрист, ҳисоб—ҳисоб.

Е тир мекафад, ё чувоз.

Ефтй чоят, дароз бикун поят.

Е хара пеши бор, ё бора пеши хар.

Е шахри азим, ё күхи баланд.

### З

Забон лахми гүшт.

Забони мурғонро мурғон медонанд.

Забони сурх сари сабз медиҳад барбод.

Замин кафиду одам баромад.

Замин саҳт, осмон баланд.

Замино об вайрон мекунад, одамро гап.

Замона бо ту насозад, ту бо замона бисоз.

Замона аз они зўр,  
тамошо аз они кўр.

Занаки ношинам орда ҳуччакӣ<sup>1</sup> мебезад.

Зангӣ<sup>2</sup> бо шустан сафед намешавад.

Зани бебача—буриёни сари кўча.

Зани бебача—дараҳти бемева.

Зар бар сари фўлод ниҳӣ, нарм шавад.

Зар дораду аз худ хабар надорад.

Зар пинҳон, сар пинҳон.

Зарур бошад, раво бошад.

<sup>1</sup> Нимхез.

<sup>2</sup> Сиёҳпӯст.

Захр задани мор ҳам бад асту баргаштани  
духтари шавҳаркарда ҳам.

Зиёфатхүр хушомадгүй аст.

Зикри айш—нисфи айш.

Зимистон мегузарауду рўсиёҳӣ ба манқал  
мемонад.

Зоғе агар ёбад гуле,  
худро шуморад булбуле.

Зоғон хӯранд меваи шохи баландро.

Зўрат ба хар нарасида ба пордумаш?<sup>1</sup>

Зўри бехуда миён мешиканад.

## II.

Ид не, ки ту ҳар рўз кулча хўрӣ.

Иzzатат харидаю саломат саризабонӣ.

Иллат ё дар ош аст, ё дар мош<sup>2</sup>

Илм бе баҳс не, мол бе тичорат,  
мулк бе сиёsat<sup>3</sup>

Илм дар дасти одами бад—шамшери  
буррандаест дар дасти одами маст.

Илму ҳунар барзагарӣ<sup>2</sup>  
дигар ҳама—ҳилагарӣ.

Илочи воқеа қабл аз вуқӯй бояд кард.

Имрӯз туро дард мекунад,  
фардо туро мард мекунад.

Ин гул аз боғи дигар.

Интизорӣ бадтар аз ҷон қандан.

Инъоми қалонон ба факирон як „қалай  
сан“<sup>3</sup> аст,

Инъоми факирон ба қалонон як гӯсфанд  
аст.

<sup>1</sup> Ронакӣ аз ҷули ҳар.

<sup>2</sup> Дехконӣ.

<sup>3</sup> Ахволат чӣ гуна.

Исо ҳам бо роҳи худ,  
Мӯсо ҳам бо роҳи худ.  
Ишкамам танбӯр менавозад.  
Ишкамба гӯшт намешавад, душман дӯст.  
Ишками бой амбори худост.  
Ишками бой нағораи худост.  
Ишкамсерро чи парвои ишкамгурусна.  
Ишкампарвар ба мақсад намерасад.  
Ишкамсери ҷашмгушна—бои ба хун ташна.  
Ишкамҳо сер шуд, ғамҳо дур шуд.

## К.

Кабутари дубома нашав.  
Кадом вақт гурба ба муш, шагол ба мурғ,  
гург ба гӯспанд маслиҳати хуб додааст?  
Кайвонӣ бисъёр шуд, хона норӯфта монд.  
Кайвонӣ ду шуд, зувола гум шуд.  
Кайф, кайфи бевазаний,  
фатир пазӣ, танҳо занӣ.  
Кал бошӣ, худатро даво кун.  
Каллаи каду ба пой оромӣ намедиҳад.  
Калтак ба гӯшт расад, сухан—ба устухон.  
Кал ҳам заду кӯр ҳам зад,  
пасмонда кулӯҳ ҳам зад.  
Камбағалро аз болои шутур саг мегазад.  
Ками мову қарами шумо.  
Кам-кам ҳӯру ҳар рӯз ҳӯр.  
Камкуват аз бокувват пештар мушт  
мебардорад.  
Касби падар—мерос ба писар.  
Касмаҳару касмаёб.

Касофати як ба ҳазор, аз ҳазор ба олам.

Кафанат ба поят намерасад.

Кафшам танг бошад, аз васени  
дунъё чи фонда?

Кафши кашол роҳати по.

Кафшро монда патакро пӯшид.

Каъба чи меравӣ, дилеро дарьёб,  
Беҳтар зи ҳазор каъба бувад як дил.

Қаҳи кӯҳнаро бод накун.

Қаҷ дору марез.

Қаҷдуми таги бӯръё.

Кирон муфт овораи вилоят кунад.

Киҳо кашанд ҷавру ҷафо,  
киҳо кунанд қайфу сафо.

Колаи<sup>1</sup> бад ба риши соҳибаш.

Корам ба кал афтод, кал ҳам ба ноз афтод.

Корвон зиёд шавад ҳам, ризқаш чудо аст.

Коргар ҳеч хор намешавад.

Кор дар файзи баҳор – сарфа аз амбори пур.

Корд дастан худашро намебуррад.

Корди кунд дастро мебуррад.

Кордро аввал ба худат зан,  
дард нақунад, ба каси дигар зан.

Коре ки ба сулҳ дарнаёяд,  
девонагие дар ў бибояд.

Кори девон вожгунӣ.<sup>2</sup>

Кори имрӯзаро ба фардо магузор.

Кори мондашудагӣ нимкора мемонад.

---

<sup>1</sup> Ашъё, чиз.

<sup>2</sup> Сарнагункунӣ.

Кори мустахкам умри дароз меҳоҳад.  
Кори некӯ кардан аз пур кардан аст.  
Кори нокардaro карда хисоб макун.  
Кори сайёд барор гирад, шикор ба пои  
худ ба дом меояд.  
Кори судхӯр барака надорад.  
Кори шаб—хандаи рӯз.  
Коркун яктаю балегӯй садта.  
Кори накӯ шавад, аммо ба сабр.  
Корро корд мекунад, на филоф.  
Корро кӣ кард? Он ки тамошо кард.  
Корро кӣ кард? Он ки тамом кард.  
Коҳ барин сабук нашав.  
Кулли муғамбир фандхӯр аст.  
Кулол ба мундӣ об меҳӯрад.  
Кулӯҳи коқ ба девор намечаспад.  
Кунад ҳар чинс бо ҳамчинс парвоз,  
Кабӯтар бо кабӯтар ғоз бо ғоз.  
Кундош рӯ ба рӯ,  
авсун<sup>1</sup> мӯ ба мӯ.  
Куни пиёз тезӣ кард.  
Кучо рӯбоҳро тоқати ҷанги шер.  
Кӣ канад ҷон, кӣ хӯрад нон.  
Кӣ медонад: ғов пеш мемирад, ё гӯсола.  
Кӯза ҳама вакт ба лаби об сиҳат рафта  
намеояд.  
Кӯр асоашро як бор гум мекунад.

---

<sup>1</sup> Занҳои бародарон ба ҳамдигар авсун мебошанд.

Күр ба бозор наравад, кал ба ҳаммом.

Күр күрро шабона меёбад.

Күр пинҳон кардаро одами бино  
намеёбад.

—Күр чӣ меҳоҳад?

—Ду дидай бино.

Күр шунидагиашро, кар дидагиашро  
мекунад.

Кӯса риш надорад, девори масҷид хишт.

Кӯш то ҳалқро ба кор ой.

Кӯҳ ба кӯҳ намерасад,  
одам ба одам мерасад.

Кӯҳи ноҳамворро ҳамвор кардан мумкин  
аст,

Харчи ноҳамворро ҳамвор кардан мушкил  
аст.

## Л.

Лаб гуфт: омад. Даҳон гуфт: даромад.

Ишкам гуфт: дар боло чӣ буд,  
ки ба поён нафаромад?

Лайлиро бо ҷашми Мачнун бояд дид.

Лак—лаки аз ҳаво—фоидан насия аст.

Лола ба сари кал ҳам мезебад.

Лоф дар ғарibӣ, луқма дар торикий.

Лучӣ ба хона қашад, гуруснагӣ ба дарҳо.

Лӯбиёву қаду,  
лаънат ба ҳарду.

Лӯлиён медаванд сар-сари бом,  
хаппакиҳо мекунанд корро тамом.

## М.

Магар дар саратон об яҳ кард?

Маза аз қайла аст.

Майда-майда хеле шавад,  
қатра-қатра селе шавад.

Макун зиёда ханда, барояд боди ганда.

Малика агар бева шавад,  
чояш лаби оташдон.

Ман „дар“ гўям, ту „девор“ мегўй.

Ман дар чӣ хаёлу фалак дар чӣ хаёл.

Ман зиндаву дар боғи ман рӯбоҳ.

Мангар ки кӣ мегўяд, бингар, ки чӣ мегўяд.

Ман омадам ба дилхушӣ,  
аз пеш баромад ғӯзакашӣ.

Ман онам, ки ман донам.

Ман „тут“ гўям, ту „бед“ мегўй.

Марги бошараф бех аз зиндагии пурмазаммат.

Марги бо дўстон тӯй аст.

Мард бошӣ, майдон баро.

Мард бояд ки ҳаросон нашавад,  
мушкиле нест, ки осон нашавад.

Мард он касе ки нагӯяду кунад.

Мардро майдон нишон медиҳад,  
харро ҷавлон.

Маро бомчаи пастак карда гирифтааст.

Маст гурез, ки пулмаст омад.

Масcid набуд, намоз набуд,  
имоми ришдароз набуд.

Масcid бишуд, имом бишуд,  
пашша ба ҳар таом бишуд,

Махри<sup>1</sup> духтари нододани вазнин аст.

Меваи дарахт ба таги дарахт мерезад.

<sup>1</sup> Дар ин ҷо „маҳр“ ба маънои қалин.

Меҳмон азиз аст то се рӯз.

Меҳмон аз падарат бузург аст.

Меҳмон атои ухдо,  
ҳараш балои худо.

Меҳмони нохонда иззат надорад.

Меҳмон ризки худро меҳӯрад.

Меҳнат бороҳат не.

Мехрубониҳон султон  
—фиреби гурба аст ба мушон.

Модаратро ба падарат бе пардоз  
нишон мадех.

Модарро дил месӯзад, дояро доман.

Мо дузд шудему шаб маҳтоб шуд.

Мол бину ҳол фахм.

Моли дуздӣ барака надорад.

Моли камбағал—хуни камбағал.

Моли мурда, паси мурда.

Молу давлат чирки даст аст.

Молу чизат ҳамеравад,  
илму ҳунар намеравад.

Момо,<sup>1</sup> ки дуто шуд, сари бача каҷ мешавад

Монанди ду қатра об.

Моргазида аз ресмони ало метарсад.

Моргазидаро хоб мебарад, гушнаро не.

Моро чи аз ин қисса, ки ғов омаду  
ҳар рафт.

Моҳӣ бо об зинда, одам бо одам.

Моҳиро ҳар вакт аз об гирий тоза аст.

---

<sup>1</sup> Доя.

Мохӣ чои чукурро мечӯяд,  
одам чои хузурро.

Мо худ нарасидем, ту шояд бирасӣ.

Мувофики ҳезум бандина.

Мулло бошӣ, такрор кун,  
дехкон бошӣ, шудгор кун.

Мулло ки гадо шуд, бало шуд.

Муллоро аз бисмиллоаш маълум.

Мулло шудан чи осон,  
инсон шудан чи мушкил.

Мулло ҳаромхӯр шавад,  
моли мардумхӯр мешавад.

Мулло—чорӯби дастурхон.

Мурдаи хар тӯи гургон.

Мурдаи як шер сад рӯбоҳро сер мекунад.

Мурдани гӯсола ҳам таънаи ҳамсоя.

Мурдаро монда тутхӯрӣ.

Мурғ дар кафас, гӯсола дар норбон.

Мурғро мехӯрӣ як бор,—  
тухмашро мехӯрӣ сад бор.

Мурғ—хазинаи рӯзгор.

Мусулмонӣ бо шикамсерӣ гуфтаанд.

Мушгирак—маҳкамгирак.

Мушк он ки худ бибӯяд,  
на ин ки аттор бигӯяд.

Муште ки баъд аз ҷанг ба ёд омад,  
бояд ба сари худ зад.

Мушро ҷонқаний, гурбаро бозӣ.

Мушта<sup>1</sup> ба торикий мезанад.

---

<sup>1</sup> Дар ин ҷо „мушт“ ба маънои ҳӯрок.

Мушу гурба иттифок шавад,  
амбори мардум тороч шавад.

Муш чай буд, ки лунчаш варам кард.  
Мӯрӣ аз хона калон.

## II.

На аз ин хамиру на аз он фатир.

На ба зинда бозору  
на ба мурда мазор

На ба он шӯрии шӯрӣ, на ба он бенамакӣ.

На боғи болову на осиёни гардон.

Навбати Лайлӣ гузашту навбати Мачнун  
расид.

На гӯшвори заррин даркор, на дарди гӯш.

На зеби чома, на қабули омма.

Накӯй куну дар об андоз.

Намехӯрам, намехӯрам,  
оши маро дар тағора каш.

На нони гандумӣ, на забони мардумӣ.

На оташи сӯзон, на оби сард.

Нархи сабзию пиёзро намепурсад.

На сабр дар дили ошиқ, на об дар ғирбол.

На сих сӯзад, на кабоб.

Нафси бад балон ҷон.

Наҳӯти пеши кошуқ нашав.

На шири шутур хоҳам, на дидори араб.

Нашумурда нӯҳ нагӯ.

Наъли хари мурдаро мекобад.

Нақди кам аз насияни бисъёр беҳ.

Наққош нақши сонӣ беҳтар кашад зи аввал

Ним аз ту, ним аз додарат,  
хока ҳӯрад модарат.

Нишастанду гуфтанду рафтанд.  
Нихол дар як чо сабз мешавад.  
✓ Нобурда ранч, ганч муюссар намешавад.  
Нодида чиро дидааст.  
Нодон ба кори худ хайрон.  
Нодон сухан кунад, доно қиёс.  
Ноз ба он кун, ки харидори туст,  
пеши касе рэв, ки талабгори туст.  
Ноз кун, бардорад боз кун.  
Нокарда, туро ба ин кор чй кор?  
Нокасе боло зи ҳар кас гар нишинад, айб нест,  
рүи дарьё ҳас нишинад, зери дарьё гавхар  
аст.  
Нолаи булбулро зоф чй донад.  
Ном дораду нишон надорад.  
Номи баланд бех аз боми баланд.  
Номи калону дехи вайрон.  
Нон аз калон, об аз хурд.  
Нонаш ба равған ғўтидааст.  
Нонаш нимта шуд.  
Нон бихӯр аз меҳнати хеш,  
на ин ки аз пасу пеш.  
Нон дар нондон,  
калидаш дар осмон.  
Нони қоқи пасмонда—  
ба рўзи сиёҳи дармонда.  
Нон дихӣ сагбачаро,  
гашта гирад почаро.  
Нон ҳам нон, нонреза ҳам нон.  
Ноумедӣ кори шайтон аст.

Нохун намеёбад, ки сар хорад.  
Нохунро аз гүшт чудо карда намешавад.  
Нури акл—дониш аст.

## О.

Об аз болои дон меравад.  
Об аз сар лой.  
Об ба лаби чўй баробар.  
Оби ганда ба хандақ.  
Оби дари хона тира аст.  
Оби дари хона қадр надорад.  
Об дар хушкӣ намеистад.  
Оби рехта бардошта намешавад.  
Об, ки аз сар гузашт,  
чи як ваҷабу чи сад ваҷаб.  
Обмӯрӣ аз боғ қалон.  
Об нашавад—алаф намешавад.  
Об овардагӣ хору кӯза шикастагӣ азиз.  
Об овардагӣ ҳам баробар, кӯза шикастагӣ ҳам.  
Ободии қишлоқ—осиёб.  
Обро дида мӯза қаш,  
ҳаворо дида ғӯза қаш.  
Обро лой куну моҳиашро дор.  
Обу одам, одаму ободӣ.  
Овозай Рустам беҳ аз Рустам.  
Овози духул<sup>1</sup> аз дур хуш аст.  
Одам агар ҳоҳад, кӯҳро зэда талқон мекунад.

---

<sup>1</sup> Табл, нагора.

Одам бенуқсон намешавад.  
Одами бекор—дарахти бебор.  
Одами бехона—ҳама чо бегона.  
Одами гандаро ҳамсояи гӯр ҳам накунад.  
Одами хушмуомила—шарники моли мардум.  
Одамият на ба ришу на ба нутку на ба ҷон,  
тӯй ҳам нутку буз ҳам ришу ҳар ҳам ҷон  
дорад.  
Одаму ақл, гӯсолаву дум.  
Одаму либос,—  
хонаву палос.  
Одамӣ аз гул нозук, аз санг саҳт.  
Олими беамал—  
 занбӯри беасал.  
Олими беамал—абри беборон.  
Омадан бо иродат,  
рафтан бо иҷозат.  
Омад ба сарам,  
аз он чӣ метарсидам.  
Он мурғеро ки ту күштӣ, ман пӯст кандаам.  
Онро ки ҳисоб пок,  
аз муҳосаба<sup>1</sup> чӣ бок?  
Он чи ба худ написандӣ,  
ба дигарон ҳам написанд.  
Он чиро, ки дасти чап карда метавонад,  
чаро дасти рост натвонад.  
Он чи ки аён аст, чӣ ҳоҷати баён аст.  
Он қадаҳ бишкасту он паймона рехт.

<sup>1</sup> Ҳисобӣ кардан, тафтиш.

Он чое ки тунук аст, медарад.  
Он чо ки намак хүрдй, намакдон нашикан.  
Он чо, ки хуни ноф рехт,  
он чо ватани ширий.  
... орди чав баҳона  
Ордро даҳ ман кун,  
хезумро хирман кун.  
Орзу дар ҷавонӣ айб нест.  
Орзун дурро<sup>1</sup> дар маҳтоб мешикананд.  
Ору газид, варам кард,  
шишта-шишта алам кард.  
Осиё ба навбат.  
Осиё бе муш намешавад.  
Осиё соз мешавад баъд аз навбати ман.  
Осон гардад ба он чи ҳиммат бастӣ.  
Осуда касе ки ҳар надорад,  
аз коҳу ҷаваш ҳабар надорад.  
Оташ, ки даргирифт, ҳушку тар месузад.  
Оташкови дароз ба остинча мадад.  
Офтоба аз баромаданаш маълум.  
Офтоб аз қадом тараф баромад?!  
Офтоб ба ҳама як ҳел метобад.  
Офтобро бо доман пӯшида намешавад.  
Оҳири ҳанда—гиръя.  
Очаякатон балоя хўрад: нимта-нимта диҳед  
бас.  
Ош агар нест, ошиой нест.  
Ошат ҳалол бошад, дар миёни кӯча хўр.  
Оши мулло—карзи ҷони камбағал.

---

<sup>1</sup> Марворидро, гавхарро.

Y Ошнодорй бех аз пулдорй.  
Ошноро ҳол ин аст, вой бар бегона!  
Y Ошпа<sup>1</sup>, ки дута шуд,  
ош ё шүр мешавад, ё бенамак.  
Ошро намак, одамро сухан.  
Оқилон аз пай нуқат нараванд.  
Оҳанро дар гармиаш мекӯбанд.  
Оҳану пӯлод аз кӯра меояд бурун,  
в-он яке шамшер гардад, дигаре наъли хар.  
Оҳиста равӣ, дур меравӣ.

## II.

Y Падарат зоги алою модарат пошнасафед,  
ту чаро зукка<sup>1</sup> шудӣ?  
Пайғамбари беуммат.  
Панҷ ангуштро якбора ба даҳон меандозад.  
Панҷ вақт намоз тарқ не,  
Харому ҳалол фарқ не.  
Панҷ панча баробар нест.  
Парво накуну бепарво ҳам мабош.  
Париру туви мастиурӣ<sup>2</sup> надорад.  
Пас аз гуноҳ кардан,  
чорzonу задан чӣ ҳочат.  
Пеш аз мурдан ҷаноза.  
Пеш аз пода ҷанг.  
Пеши табиб нараву пеши дардманд рав.  
Пири ман кас аст,  
эътибори ман бас аст.  
Пирию ҳартозӣ.  
Пирча пих мезанад,  
чӯча рих мезанад.

<sup>1</sup> Дар ин ҷо „зукка“ ба маъни он яккачинхӯр.

<sup>2</sup> Рӯпӯши.

Пистаро шикану магзаша бин.

Подабон бисъёр шавад, подаро гург меҳӯрад.

Подоманҳо гиребон шуданд,  
гиребонҳо подоман.

Подшоҳ хар дошт,  
хар навкар дошт.

Пои мору шири мурғу нони мулло кас надид.

Пои мурғ якта,

Пойгаҳро хилват ёфтӣ.

Пойлуч гаштан бех аз кафши танг.

Понздаҳи моҳ торик бошад,  
понздаҳи дигараш рӯшноист.

Пора санги хороро об кардааст.

Пул бошад, дар ҷангал шӯрбо.

Пулдор хӯрад кабоб, бепул хӯрал дуди кабоб.

Пули сафед барои рӯзи сиёҳ.

Пул падарро аз писар чудо мекунад.

Пурдида—пурдон аст.

Пур дону кам бигӯй.

Пурсида додана зада дех.

Пурсидан айб нест.

Пурсида-пурсида Маккаро ёфтаанд.

Пушаймонӣ суд надорад.

Пушти ману табари қассоб.

Пӯстинашро чаппа пӯшид.

Пӯш, пӯш, муборак,  
каш, каш, медарад.

## P.

Ранг бину ҳол пурс.  
Ранҷ диду ганҷ надид.  
Ранҷи худу роҳати ёрон талаб.  
Ризқи меҳмон пеш аз худаш меояд.  
Риояни намак чил рӯз.  
Роҳи рост гум шуданий надорад.  
Роҳи ростро хатар нест,  
                  качрав ҳамеша дар хатар аст.  
Рӯ ба рӯ, бех аз паҳлӯ.  
Рӯзата фурӯшу рӯшной хар,  
                  умрата фурӯшу ҷӯшой хар.  
Рӯзгор оинаро мӯҳточи хокистар кунад.  
Рӯзгор—гори бетаг.  
Рӯи одам гарм аст.  
Рӯи хуш—калиди дарҳои баста.  
Рӯсурхон чи донанд ранги зард,  
                  бедард чи донад азоби дард.

## C.

Сабр талҳ аст, вале оқибаташ ширин.  
Савол аз ресмон, ҷавоб аз осмон.  
Савора аз ҳоли пиёда чи хабар дорад.  
Савр<sup>1</sup> бесабр не,  
                  ҷавзо бе дарав не.  
Саг дар хонаи соҳибаш шер аст.  
Саги зард—бародари шағол.  
Саги зард—ёри гург.  
Саги мо суни<sup>2</sup> маҳтоб мечагад.  
Саги устухонхӯрда андеша мекунад.

<sup>1</sup> Номи моҳест аз фасли баҳор.

<sup>2</sup> Сун.

Саг мечагад, корвон мегузарад.  
Саг сохибашро намешиносад.  
Сад андешаву як гуфтор.  
Садаспаро ба якаспа кор меафтад.  
Сад бор бадй кардию шарми ту наёмад,  
некий чий бадй дошт, ки як бор накардй?  
Сад гуфтан ними кирдор нест.  
Сад задани сўзангару як задани оҳангар.  
Сад сол умр бинад каргас,  
то назаний, намурад магас.  
Сад сухан бишнаву бо мулоҳиза як сухан  
бигү.  
Сайр ҳам сайру саргардонй ҳам сайр.  
Салом аз хурду калом аз калон.  
Санг бардоштан аломати задан нест.  
Санг ба чои худ сангин аст.  
Санги вазниро об намебарад.  
Санги даркорй вазниий надорад.  
Сангҳо об шуду ба кулӯҳҳо нам нагузашт.  
Сарам калу дилам нозук.  
Сари дарахти мевадор ҳам аст.  
Сари зулфи ту набошад, сари зулфи дигаре.  
Сари калобаро гум кардааст.  
Сари мор кӯфта беҳ.  
Сар кафад, дар таги тӯппиню  
даст шиканад, дар зери остин.  
Сар раваду сир наравад.  
Сар сиҳат бошад, тӯппӣ ёфт мешавад.  
Сарфани сари оташдон беҳ аз савдогари  
Хиндустон.

Сарфа кунам, сагон хўранд,  
гар накунам, касон хўранд.

Сахй хайр кунад,  
хасисро дарди сар мегирад.

Сагира<sup>1</sup> хафт шикам дорад.  
на шодию нағам дорад.

Сахронишин чӣ донад дарьё чӣ ҷӯш дорад.  
Себи сурҳ насибаи хару хирс.

Сер аз ҳоли гурусна хабар надорад.

Сер бошӣ, дида наметавонад,  
гушна бошӣ, дода наметавонад.

Сертараддуди камкор.

Силоҳ ба соҳиби худ душман аст.

Сипоҳигарӣ сӣ поя дорад.

Сирратро ба ошнот нагӯ, ошнот ошно дорад.

Сирри мардон пӯшида бех.

Соле ки накӯст, аз баҳораш маълум.

Соли пирӣ, доғи мири.

Судхӯр аз пули худ нон шиканад гар ба  
масал:

Шиша сандон шиканад, атола дандон шиканад.

Сукут—аломати ризо

Сурататро чӣ кунам, бо ту набошад сират<sup>2</sup>.

Сухан аз даҳони Луқмон хуш аст.

Сухан бисъёр дону андаке гӯй,  
якero сад магӯ, садро яке гӯй.

Сухани камбағал намебурад.

Сухани мард—як аст.

Сухани рост аз бача шунав.

<sup>1</sup> Ятим.

<sup>2</sup> Характер, хислат.

Сухани рост талх мешавад.

Сухани хушк шунида намешавад.

Сўзан барои ҳама медӯзаду худ уръён.

Сўзандузд ҳам дузду говдузд ҳам дузд.

Сўфии соф, авлиёи хардузд.

Сўҳбати мард мадад кунад,  
сўҳбати номард сардард кунад.

## Т.

Таъсуб<sup>1</sup> ба ёрон,  
косаи лаб вайрон.

Табар, ки аз мардум аст, тахқунда аз санг аст.

Тавбай гург марг аст.

Така бошаду шир дихад.

Талаби кўса—риш.

Тана бошад, шоҳ мерӯяд.

Танга ба назари тэнгчашмон мисли доиран  
фалак менамояд.

Тангдастон достон аз ганчи Корун кардаанд.

Тарки одат—амри маҳол.

Тархи оламро чу меандохтанд,  
Аз дусад мағзоба маҳдум сохтанд.

Тафти одамро одам мебардорад.

Тахтаю тиракашро ғундошт.

Ташна дар хоб об мебинад.

Те<sup>2</sup> ки ҳўрам,  
 зан ки мурам.

Тею талаб.

Тилло дар лойӣ ҳам намоён аст.

---

<sup>1</sup> Тақдид.

<sup>2</sup> Дех, бидех.

✓ Тилло дар оташ, одам дар меңнат маълум  
мешавад.

Тир аз камон част,—част,  
мурғ аз кафас раст,—раст.

Тири аз камон часта боз гашта намеояд.

То бад нагӯй, нек намеояд,  
То бача гиръя накунад,  
модараш намемаконад.

То ба хамиёни падар мондана,  
ба нӯги дуги модар мон.  
Тобистон кӯшӣ, зимиштон нӯшӣ.

✓ То ба зери ор мурдана дар зери кор мурдан  
бехтар аст  
Тобистон соя-соя,  
зимиштон ба хонан ҳамсоя.

То дастат наҷунбад, даҳонат намечунбад.

Толеъ аз дарав дорему аз дарза не.

То меңнат накунӣ, сангӣ сиёҳ лаъл нагардад.

То мусофир нашавӣ, мусулмон нашавӣ.

То набинад кар-кари куррокро,  
аҳмақе бошад кушояд токро.

То нахонанд нарав, то напурсанд магӯй.

То омадани табар кунда меосояд.

То парешон нашавӣ, кор ба сомон нарасад.

То реша дар об аст, умеди самаре ҳаст.

То риш набарорӣ, ба кӯса наханд.

То тавонӣ диле ба дастат ор,  
дил шикастан ҳунар намебошад.

То тавонӣ мӯрчаero озор мадех.

То харбузаро хом кандана, сари деҳконро кан.

То шаб наравӣ, рӯз ба манзил нарасай.

То шамол набошад, шохи дарахт намечунбад.  
То шахре насузд, кабоби дарвеше напазад.  
Токати меҳмон надошт,  
хона ба меҳмон гузошт.  
То қаҳри сиёҳ баромадана чони зард  
мебарояд.  
Тоқиро<sup>1</sup> об бурд, хуб шуд, ки ба сарам танг  
буд.  
Ту дидӣ, ман надидам.  
Ту начунбон лабата,  
ман нафаҳмам гапата.  
Тунди хилахӯр, бепули бадҳаво, чолоки  
гаранг.  
Турфа шогирде ки дар ҳайрат  
кунад устодро.  
Туфро гашта ба даҳон намегиранд.  
Тушбераро хом шумурдӣ.  
Тӯпиашро гир гӯй, сарашро мегирад.  
Тӯши якрӯза чи дар бағал, чи дар ишкам.

### Ү.

Үзри бадтар аз гуноҳ.  
Умедворӣ бадтар аз ҷон қандан.  
Умеди ҳалқ раво кун, ки  
ту ҳам ба ҳуд умедҳо дорӣ.  
Устома ҳафт боғаш ҳаст,  
ҳар бастани ҷояш нест.  
Усул ба дasti нагорачӣ.

### Ф.

Фалокат аз таги пой мебарояд.  
Фарбеҳиро гӯспанд мебардорад.

<sup>1</sup> Тӯппӣ, каллапӯш.

Фарзин зи каçравй шуда бо шох  
хамнишин,  
Бечора рух зи ростравй дар канорхо.

Фатир дорй—хотир дорй.

Фикри аз об гузаштанро дар соҳил кун.

Фироки фарзанд ба модар мушкил аст.

Фис-фиси мавизкӯбак.

Фоидан сабзӣ аз паси шалғам рафт.

## X.

Хар ҷули атлас пӯшад ҳам, хар аст.

Харад, зам кун, нахарад, кам кун.

Хар аз хар монад, гӯшашро бур.

Хара калтакхӯриаш ояд, ба масcid медарояд.

Хараш аз лой гузашт.

Хар барои бор кашидан,  
маймун барои раксидан.

Харбуза аз харбуза ранг мегирад.

Харбузаро хӯр, туро ба полиз чи кор.

Хари вомонда маътали ғел задан аст.

Хари гумшударо аз духтари хона пурс.

Харидӣ—буридӣ,  
фурӯҳтӣ—сӯҳтӣ.

Хари Исо агарчи Макка равад боз гардад,  
ҳанӯз хар бошад.

Хари киро „иш“, пишаки<sup>1</sup> киро „пишт“ ва  
саги киро „тур“ гуфтем?!

Хари кӯру оғили танг.

Хари лӯлиро об деҳу пулашро гир,

---

<sup>1</sup> Гурба

Хари мо аз куррагй дум надошт!  
Хар кучову шабчарй кучо!  
Хар равад гар Маккаву Мадина,  
боз ояд ҳамон хари қадима.  
Харро амак гүю корро пеш бар.  
Харро, ки хархон гуфтй,  
худро ба чаррй мепартояд.  
Хар хүсид<sup>1</sup>, хум шикаст.  
Хар чй донад хүрдани қанду набот,  
түрбаи каҳ бошаду кунчи работ.  
Хар ҳамону полон дигар.  
Харч агар аз кисай меҳмон бувад,  
Хотами Той шудан осон бувад,  
Харчи мумсик дучандон.  
Хаса хор мабин, ки ба чашмат меҳалад.  
Хас каму чаҳон пок.  
Хеши ганда, ҳам гиръяву ҳам ханда.  
Хизматба тӯҳмат.  
Хирс мулло мешавад аз зарби чӯб.  
Хишти аввал, чун ниҳад меъмор<sup>2</sup> каҷ,  
меравад то охир он девор каҷ,  
Хобатро ба об гүй.  
Хоб—додари марг аст.  
Хоби чоштгоҳӣ, беҳ аз подшоҳӣ.  
Хок гирӣ, аз хоктеппани баланд гир.  
Хом гуфту пухта шунид.  
Хона аз пойбанд вайрон аст.  
Хонаатро эҳтиёт кун,  
ҳамсаатро дузд мадор.  
Хона бар дӯш,  
як бинниу ду гӯш.

<sup>1</sup> Рамид.

<sup>2</sup> Бинкор.

Хонаеро, ки ду кадбонуст,<sup>1</sup>  
хок то зонуст,

Хонаи бачадор беғайбат.

Хонаи бесардор—бозори бедаллол.

Хонаи бесутун зуд хароб мешавад.

Хонаи гург беустухон намешавад.

Хонаи дўстон бирўб,  
дари душманон макўб.

Хонаам коза<sup>2</sup> бошад,  
дилам тоза бошад.

Хонашери майдонғариб.

Хоҳӣ, ки душманат мағлуб гардал, дўстонро  
аз даст мадех.

Худама кушу бузама накуш.

Худам дарбадарам, туро ба дари кӣ барам?

Худкардаро даво не, вовайлои пинҳонӣ.

Худкардаро дармон нест.

Худмаҳӯру қасмадех,  
бӯй гиронда сагба дех.

Худписандӣ далели нодонист,  
охири вай факат пушаймонист.

Хулқи бадро баҳона бисъёр.

Хуми шиннӣ бо лесидан адо мешавад.

Хунро бо хун мешӯянд.

Хурӯс дар ҳама ҷо як хел ҷеф мезанад.

Хушомадгӯй ба худо хуш омад.

Хӯрдаҳо пушаймон, нохӯрдаҳо дар ормон.

Хӯшачин ҳӯшачинро дида наметавонад,  
соҳиби боғ ҳардуро.

<sup>1</sup> Соҳибхоназан.

<sup>2</sup> Каппа, кулба.

## Ч.

Чаро оқил кунад коре ки боз орад пушаймонӣ?  
Чароғ пеши офтоб партав надорад.  
Чашмашро шира гирифтааст.  
Чашм бинад, дил мекашад.  
Чашми бахил сангро мекафонад.  
Чашми танги дунъёдорро хоки гӯр пур  
mekunad.  
Чиза наваш нағз, дӯста—кӯҳнааш.  
Чил—камоли чавонӣ,  
Шаст—камоли мардист.  
Чил—камоли шаст,<sup>1</sup>  
Шаст<sup>2</sup>—заволи шаст.  
Чиллааш чироғ надидааст.  
Чих гӯям, чӯккӣ занӣ,  
Чух гӯям, лӯккӣ занӣ.  
Чи хуш бувад, ки барояд ба як карашма ду  
кор.  
Чои бенон—тири сӯзон.  
Чой—кафшаи гап аст.  
Чойхӯри шаммамаст.  
Чолоки гаранг.  
Чорукро саг барад, дар фитри рӯзан мулло  
хисоб мешавад.  
Чоҳканро чоҳ дар пеш.  
Чоҳкан зери чоҳ.  
Чумча ба дasti Бибикалон.  
Чун арра бош дар илми маош,  
гаҳ сӯн худ кашу гаҳ сӯи мо пош.

<sup>1</sup> Шаст—суръату харакат.

<sup>2</sup> Шаст—60.

Чун теша ба сүи хеш доим матарош,  
чун ранда ба сүи ғайр пошанда мабош.

Чун қаланфур тез машав, монанди зардак  
рост бош,  
мисли шалғам гарму нарму дар  
затин ҳамвор бош.

Чуб гуфтааст, ки аз табар чй гила, дастааш  
аз худам-ку!

Чуби нармро мүр<sup>1</sup> меҳурад.

Чуби охунд<sup>2</sup> гул аст,  
вакти задан булбул аст.

Чубро аз даруни худаш кирм меҳурад.

Чупон бисъёр шавад, гүсфанд ҳаром мемурад.

Чучаро дар тирамоҳ шумур.

### III.

Шаб бангю рӯз ҳангӣ.

Шавад обӣ, нашавад лалмӣ.

Шайтони одам—одам аст.

Шайхро хунар нест, хонақо танг аст.

Шарм дар бозори чарм.

Шароби муфтро қозӣ ҳам меҳурад.

Шаф-шаф гуфтана шафттолу гӯю мон.

Шахси беватан—булбули бечаман.

Шиштагӣ буръёву гаштагӣ дарьё.

Шолипояро шаб гузаштӣ?

Шулаш<sup>3</sup> аз таги табар халос шавад, худро  
арғувон метарошад.

<sup>1</sup> Дар ин ҷо „мүр“ ба маъни кирм.

<sup>2</sup> Охунд—mansabдори дин

<sup>3</sup> Шулаш—як навъ дарахт.

Шунидан кай бувад монанди дидан.

Шутура гуфтам ғамза кун,  
полеза вайрон карду рафт.

— Шутура дидй?—Не.

Шутур бора бардошту элак монданба лангид.

Шутур калон, яғираш ҳам калон.

Шутурро бо кафлес об намедиҳанд.

Шуши нақд бех аз думбай насия.

### Ә.

Элак баҳона, дидор ғанимат.

Эҳсони хасис—достони хасис.

### 10.

Юракзада<sup>1</sup> аз сояи худ метарсад.

Юрғаро ёд мегирам гуфта, аз лўккаат намон.

### Я.

Як бому ду ҳаво.

Як гап задам дар пастӣ,  
дар қанҷуғам<sup>2</sup> нишастӣ.

Як гап задам ба мастӣ,  
маҳкам гирифтӣ-бастӣ.

Як дар гиру маҳкам гир.

Як дари баста, сад дари кушода.

Як замбару ду ҳаммол.

Як йигит дар чил сол ба воя мерасад.

Як каллаю сад хаёл.

Як китоби хуб беҳтар аз як хазинаи бузург.

Як лою ду похса.

<sup>1</sup> Юрак (ўзбекӣ)—дил.

<sup>2</sup> Ба паси савора савор шудан.

Як мавизро чил кас хўрдааст.  
Як ман илмро даҳ ман ақл даркор аст.  
Як мурғ дар даст беҳтар аз ҳазор гунчишк  
дар дарахт.  
Як мушхона ба чил танга киро.  
Якпула гап не, садпула хархаша.  
Як пула ғоза<sup>1</sup>,  
мекунад тоза.  
Як пул тахи сад ман хок.  
Як себу ду бўлак.  
Як тиру ду нишон.  
Якто аз боғу якто аз роф<sup>2</sup>.  
Як чувол харбуза ду партав дорад.  
Ятим рӯза гирад, рӯзҳо дароз мешавад.

### Г.

Файрати духтари подачӣ баъди шом  
меояд,  
Фалберро аз об бардорем, маълум мешавад.  
Фам кўҳ-кўҳ меояду мӯ-мӯ меравад.  
Фараз аз тушбера гўшт хўрдан аст.  
Ғўза каландрав, човорӣ уштуррав.

### Қ.

Қавитари мардум он бошад, ки ба  
таскини хашм қудрат дорад.  
Қадами номубораки Маҳмуд,  
Гар ба дарьё расад, барорад дуд.  
Қадри зарро заргар медонад.

<sup>1</sup> Сурхин рӯ.

<sup>2</sup> Доманаи кўҳ, саҳро.

Қадри неъмат баъд аз завол.  
Қадри сиҳатиро касалй медонад.  
Қадри худро надонй, қадри касро надонй.  
Қалам гуфто ки ман шоҳи ҷаҳонам,  
Қаламкашро ба максад мерасонам.  
Қанд ҳам хурдӣ, дам назан<sup>1</sup>,  
фанд ҳам хӯрдӣ, дам назан.  
Қарсак аз ду даст.  
Қатра-қатра ҷамъ гардад, он гаҳе дарьё шавад.  
Қаҳатии намак се рӯз.  
Қаҳрат биёяд, бинита газ.  
Қаҳри ғов аз ғоворона.  
Қозӣ бошӣ ҳам ба ҳаққат розӣ бош.  
Қомати ҳамгаштаи пирон нишони марғ нест  
як камон сад тирро дар ҳок пинҳон  
мекунад.  
Қурбокқа бо оби ганда ғавғо дорад.  
Қут-қуткуният ин ҷову тухмкуният дар дигар  
ҷо?!  
Қуши фардо гирам.

## X.

Ҳавою ҳавас.  
Ҳа, гӯю чакса кам кун.  
Ҳазор дӯст кам аст, як душман бисъёр.  
Ҳалвои тан-танонӣ,  
то нахӯрӣ, надонӣ.  
Ҳалворо ҳоким ҳӯрад, калтака ятим.  
Ҳама ба аҳмақ меҳандад, аҳмақ ба мо.

<sup>1</sup> Гап назан, ҳомӯш бош.

Хаман ин баландиҳо аз бекаландӣ.  
Хамал—ҳама дар амал.  
Ҳамаро бо як чашм бин.  
Ҳамаро мону аммаро меҳмон.  
Ҳама чиз тасаддуки ҷон,  
аммо ҷон тасаддуки номус.  
Ҳама ҷоям сусту муст,  
факат ишкамам дуруст.  
Ҳам лаъл ба даст ояду ҳам ёр наранҷад.  
Ҳамон дарак, ҳамон харак.  
Ҳамроҳи нағз мебарад ба роҳи нағз.  
Ҳамсоябозӣ—морбозӣ.  
Ҳам ғарию ҳам пешгирий.  
Ҳаракату баракат.  
Ҳар бахтеро як заволе  
Ҳар гап шасту чор паҳлӯ дорад.  
Ҳаргиз нахӯрад об замине, ки баланд аст.  
Ҳар гулеро як бӯе.  
Ҳар зогеро як дое.  
Ҳар каллаву як хаёл.  
Ҳар кас аз меҳнати худ роҳат мебинад.  
Ҳар кас ба гази худаш чен мекунад.  
Ҳар кас барои мурдан худ мегиръяд.  
Ҳар кас ба фикри хеш аст,  
кӯса ба фикри риш аст.  
Ҳар кас дарди худро гуфта менолад.  
Ҳар кас дар хонаи хеш хоча аст.  
Ҳар кас дасти равғанинашро ба мӯзаи  
худ мемолад.

Хар касе маслиҳати хеш накӯ медонад.  
Хар кас суди охир хоҳад,  
ба зиёни аввал розӣ мешавад.

Хар касу хар кор.  
Хар кӣ аз диде дур—аз дил дур аст.

Хар кӣ бе ёр бувад,  
пайваста бемор бувад.

Хар ки бо дег ҳамнишин гардад,  
домани хеш сиёҳ кунад.

Хар ки зи бевафо мечӯяд вафо,  
аз дарахти бед мечӯяд самар.

Хар ки кунад ба худ кунад,  
ба дигарон чи суд кунад.

Хар ки нон аз амали хеш хӯрад,  
миннати Хотами Той набарад.

Хар ки об аз дами шамшер хӯрад,  
нӯшаш бод.

Хар ки чоҳ сари роҳи дигарон канад,  
рӯзе худ дар он чоҳ сарнагун равад.

Хар кор боб дорад, қурбокқа китоб дорад.

Хар кучо санг ояд,  
ба пои ланг ояд.

Хар он чи кард, ошно кард.

Хар ошба қатик, ҳар нонба ҷазза.

Хар сухан вақтею ҳар нукта мақоме дорад.

Хар ҳар мувоғики худ пордум дорад.

Хар чанд, ки ҳавас аст,  
ҳаминаш ҳам бас аст.

Хар чи бодо бод.

Хар чиз дар кони намак афтад,  
намак шавад.

Хар чизе зуд барояд, дер напояд.

Хар чслро диди бобом нагүй.

Хар чойро макун орзу,  
дар хар чой ҳаст сангу тарозу.

Хар чо ки париухест, деве бо ўст.

Хар чо ки равй, осмон ҳамин аст.

Ҳасад набару таъсуб кун.

Ҳасуд ҳеч гоҳ наосуд.

Ҳафтафаҳму пайтобакулок.

Ҳафт бор чен куну як бор бур.

Ҳақ ба ҳакдор расид.

Ҳаққам ба зоф бошад, зоф амон бошад.

Ҳакки ҳамсоя ба ҳаққи худо баробар аст.

Ҳеч кас дар ин чо ба рӯн ту маҳ надидааст.

Ҳеч кас намегүяд, ки дўги ман турш аст.

Ҳеч кишт бедарав намондааст.

Ҳилакор монда шавад,  
дастай каландаш мешиканад.

Ҳиндустон равй, умед ҳаст,  
гўристон равй, умед нест.

Ҳисоби дўстон дар дил.

Ҳисоб ҷав-ҷав, бахшиш лак-лак.

Ҳозирро ҳузур ғоибро маъзур.

Ҳофиз манаму бародарам меҳонад.

Ҳукми ҳоким—марги муфочот<sup>1</sup>.

✓ Хунар бех аз мероси падар.

---

<sup>1</sup> Ногаҳонӣ.

Хунар чу мушк аст,  
мушк кай нихон дорад.

Хурмат кунй, хурмат мебинй.

Хут<sup>1</sup> агар хуттй кунад,  
кампира дар куттй кунад.

## Ч.

Чавоби ахмақ—сукут.

Чаври устод беҳ аз меҳри падар.

Чанги дўстон то хушк шудани дока.

Чангро шамшер мекунад, муомиларо нул.

Чаҳли гадо—заари гадо.

Чигар-чигар асту дигар-дигар.

Чое ки шира дорад, пашшай хира<sup>2</sup> дорад.

Чои мардон дар майдон.

Чомаи бомаслиҳат кўтоҳ намеояд.

Чон ба чон месӯзад, ишкам ба нои.

Чон гарав, чома гарав.

Чон дар бадани беадабон ларзон аст,  
сад чон диҳию адаб харӣ, арzon аст.

Чони нодон дар азоб.

Чон равад, равад, номус наравад.

Чон хонаи мардум,  
на ғами об, на ғами ҳезум.

Чон чони бечорагӣ.

Чорӯби нав тоза мерӯбад.

<sup>1</sup> Номи моҳест аз фасли зимистон.

<sup>2</sup> Дар ин ҷо „хира“ ба маънои бо пеш кардан дурнашавандан дилбазан.

Чуволи холй рост наменстад.

Чуз ба дасты ошно  
нафурұхт қассоб устухон.

Чуфти гов рафт, замин рафт.


Чүянда ёбанда аст.





**СУХАНОНИ  
ХАЛҚИШУДАИ КЛАССИКОНИ  
АДАБИЁТИ ТОЧИК.**





Аз ин қавм уммеди ёрй хатост,  
Ки аз душман умедворй хатост.

(Шоҳин)

Аз маломат накунад аҳли тамаъ андеша,  
Дили ин тоифаро рўинатан<sup>1</sup> сохтаанд.

(Сайидо)

Аз илм мурод чуз амал нест.

(Камоли Хўҷанд)

Аз ҷон тамаъ буридан осон бувад ва лекин,  
Аз дўстони ҷонӣ мушкил бувад буридан.

(Хоғиз)

Аз қудрати иттифоқ ғофил нашавӣ:  
Дандонҳо сангро ба ҳам мешикананд.

(Бедил)

Андар балои сахт падид ояд  
Фазли бузург, мардию солорӣ.<sup>2</sup>

(Рӯдакӣ)

Андеша кардан, ки чи гӯям,  
бех аз пушаймонӣ, ки чаро гуфтам.

(Саъдӣ)

Ба даст оҳаки тафта<sup>3</sup> кардан ҳамир,  
Бех аз даст бар сина пеши амир.

(Саъда)

<sup>1</sup> Берӯ, бешарм.

<sup>2</sup> Сардорӣ, раҳнамоӣ.

<sup>3</sup> Тафсон, сўзон.

Ба мурдорчүй чу каргас мабош,  
Гирифтори ҳар нокасу кас мабош.

(А: Чома).

Бар бехабарон—панду ба мұхточон—сим<sup>1</sup>,  
Бар хурдон—лутфу бар бузургон—хидмат.  
(Бедил)

Бар зишт<sup>2</sup> либоси хуб—зишт аст.  
(Хилола)

Бар хеш ситам раво мадор, эй гофил<sup>3</sup>,  
Чашме во кун, ки тангчашмай—күрист.  
(Бедил)

Бахром, ки гүр мегирифтій хама умр,  
Дидай, ки чи гуна гүр Бахром гирифт.  
(Хайдем)

Бе азми дурусту саъи комил  
Касро нашавад мурод ҳосил.  
(Саъда)

Бе гуфтугүй ризқ мухайё намешавад,  
Ин қуфл бе забони талаб во намешавад.  
(Сайидо)

Бе илм, амал чун дирами<sup>4</sup> қалб бувад, зуд  
Расво шаваду шўра бурун ораду зангор.  
(Носир Хисрав)

Беморро ғизои мувофик кунад нақӯ.  
Бе тарбият заиф тавоно намешавад.  
(Сайидо)

Бе талхие аз баҳрҳо гавҳар намеояд  
берун.  
(Камоли Хӯҷанда).

Бигзарад он соли қаҳту монад он рӯи сиёҳ.  
(Мушфиқа)

Бишӯй, эй хирадманд, аз он дўст даст,  
Ки бо душманонат бувад ҳамнишастан.  
(Саидо)

<sup>1</sup> Нукра.

<sup>2</sup> Бад, баднамо.

<sup>3</sup> Бехабар.

<sup>4</sup> Пул, тангани қадим.

В-он к-ӯ накунад тоати илмаш, набувад  
Заргар набувад мард, чу бар зар накунад кор.  
*(Носир Хисрав).*

Гурбай мискин агар пар доштӣ,  
Тухми гунчишк аз ҷаҳон бардоштӣ.  
*(Саъда).*

Дар навмедиҳо басе умед аст,  
Поёни шаби сиях, сафед аст.  
*(Низома)*

Даруни ҷомаи рангини хеш дунъёдор,  
Ба кирмҳои бирешимтанида мемонад.  
*(Сайидо).*

Даст агар дар кор машғул аст, по осуда  
аст.  
*(Сайидо)*

Дидем басе, ки об зи сарчашман хурд,  
Чун бештар омад шутуру бор бибурд.  
*(Саъда)*

Ё макун бо филбонон дӯстӣ,  
Ё бино кун хонае дар хурди фил.  
*(Саъда).*

Занбӯри дурушти bemuruvvatro гӯй:  
Боре чу асал намедиҳӣ неш мазан!  
*(Саъда)*

Зар ғами нон хӯрад, на нон ғами зар,  
Гар бувад нон, ба зар барот<sup>1</sup> мабар.  
*(Бедил)*

Зи доноён бувад ин нукта машҳур,  
Ки: „дониш дар кутуб<sup>2</sup> доност дар гӯр“.  
*(А. Чома)*

Зи моҳӣ нашояд дирам хостан.  
*(Бедил)*

Зи рӯи забон меҳрубонӣ кунанд,  
Вале кинаҳои ниҳонӣ кунанд.  
*(Шоҳин)*

<sup>1</sup> Хуҷҷат барои гирифтани ягон чиз ё пул.

<sup>2</sup> Китобҳо.

Золиму одил на як сонанд дар таъмири мулк,  
Хук дигар дар шиёри<sup>1</sup> мулку деҳқон дигар

аст.

(A. Навоа)

Илмат ба амал чу ёр гардад,  
Кадри ту яке ҳазор гардад.

(Ҳилола)

Илме ки дар ў амал набошад,  
Ҷуз арбадаю<sup>2</sup> ҷадал набошад.

(Ҳилола)

Илму ҳикматро талаб кун гар тараб<sup>3</sup> ҷўй хаме,  
То ба шохи илму ҳикмат пуртарааб ёбй рутаб.<sup>4</sup>

(Носир Ҳисрав)

Имрӯз бикун чу метавонӣ коре,  
Фардо чи кунӣ чун натавонӣ кард.

(Абӯала Сино)

Ин ду шохи гав агар хар доштӣ  
Хеч қасро пеши худ нагзоштӣ

(Саъда)

Ин нақд бигири даст аз он насья бидор,  
Қ-овози духул шунидан аз дур хуш аст.

(Ҳайъм)

Ин як дами нақдро ғанимат медон:  
Аз рафта маяндешу зи оянда матарс.

(Ҳайъм)

Кас барнадоштаст ба дасте ду ҳарбуза.

(Рӯдаҳа)

Қўтоҳи хирадманд бех аз нодони баланд,  
На ҳар чи ба қомат меҳтар,<sup>5</sup> ба қимат беҳтар.

(Саъда)

Қўш, то ҳалкро ба кор ой,  
То ба хизмат ҷиҳон биорой.

(Низомӣ)

<sup>1</sup> Шудгор.

<sup>2</sup> Ҷанҷол, магал.

<sup>3</sup> Ҳурсандӣ.

<sup>4</sup> Ҳурмо.

<sup>5</sup> Бузург.

Макун бад ба кас, гар нахохй ба хеш.  
(Рӯдакӣ)

Манеҳ дар миён роз<sup>1</sup> бо ҳар касе,  
Ки ҷосус ҳамкоса дидам басе.  
(Саъда)

Мардӣ набувад фитодаро пой задан,  
Гар дасти фитодае бигирӣ, мардӣ.  
(Рӯдакӣ)

Миёни ду кас ҷанг чун оташ аст,  
Суханчини бадбаҳт ҳезумкаш аст.  
(Саъда)

Мӯрчагон гар бикунанд иттифок,  
Шери жаёнро бадар оранд пӯст.  
(Саъда)

Наёбад касе ганҷ, нобурда ранҷ.  
(Фирдавса)

Некбаҳт он касе ки доду бихӯрд,  
Шӯрбаҳт, он ки ў нахӯрду надод.  
(Рӯдакӣ)

Нишин бо аҳли илм, эй дӯст, модом,  
Ки аз дониш басе ёбӣ саранҷом.  
(Носир Ҳисрав)

Нӯше ки ҳавас мекунӣ аз суфран золим,  
Нешест, ки аз хонаи занбӯр барояд.  
(Сайидо)

Хеч шакле бе ҳаюло қобили сурат қашуд,  
Одамӣ ҳам пеш аз он қ-одам шавад, бӯзина<sup>2</sup> буд.  
(Бедил)

Онро, ки ҳаё беш—сахо<sup>3</sup> бештар аст.  
(Бедил)

Оқибат гургзода гург шавад,  
Гарчи бо одами бузург шавад.  
(Саъда)

<sup>1</sup> Сухан

<sup>2</sup> Маймун.

<sup>3</sup> Мурувват, химмат.

Паймонаи умри ман ба ҳафтод расид,  
Ин дам накунам нишот,<sup>1</sup> кай хоҳам кард?  
(Хайём)

Пароканда-лашкар наояд ба кор,  
Дусад марди ҷангӣ бех аз сад ҳазор.  
(Фирдавсӣ)

Рангинии кабо<sup>2</sup> накунад пирро чавон,  
Барги ҳазон баҳори тамошо намешавад.

(Сайидо)

Рафиқ аз каф мадех, душман агар ҳоҳӣ забун  
гардад,  
Туро сӯзан ба даст афтод, хор аз по бурун гардад.  
(Сайидо)

Ростиро набувад ҳеч заволе ба ҷаҳон,  
Сарв агар хушк шавад, боз асо мегардад.  
(Сайидо)

Рӯзи насиби кас ба нишастан намешавад,  
Бояд чу осиё зи пай обу дона рафт.  
(Сайидо)

Рӯзи эшон сиёҳ то нашавад,  
Дида огоҳи пеши по нашавад.  
(Бедил)

Рӯ намеорад ба ҳони ҳеч кас соҳибхунар,  
Боғбон ризки ҳуд аз пушти гулистон меҳӯрад.  
(Сайидо)

Сабру зафар—хар ду дӯстони қадиманд,  
Бар сари сабр навбати зафар ояд.  
(Хифиз)

Сар буридан ҳомаро—роҳи сухан во кардан аст.  
(Сайидо)

Сарв меояд ба истиқболаш аз боғи мурод,  
Ростиро ҳар ки месозад асои хештан.  
(Сайидо)

<sup>1</sup> Хурсандӣ.

<sup>2</sup> Ҷома, яктақ.

Сифларо<sup>1</sup> бо карами хеш бадомӯз макун,  
Чун гадо хира шавад, нон надихӣ, дар шиканад.  
(Умархон)

Тавоно бувад, ҳар ки доно бувад,  
Зи дониш дили пир барно бувад.  
(Фардавасъ)

Тамаъу адл оташу обанд,  
Ҳар ду як ҷо қарор кай ёбанд?  
(А. Чома)

Тан ба бечорагиу гурснагӣ  
Бидеху даст пеши сифла<sup>1</sup> мадор.  
(Саъда)

Тан ба ҷон зиндаст, ҷон зинда ба илм,  
Дониш андар кони ҷонат гавҳар аст.  
(Носир Ҳисрав)

Тан бувад чун ғилофу ҷон—шамшер,  
Кор шамшер мекунад, на ғилоф.  
(А. Чома)

Тараҳҳум бар паланги тездандон,  
Ситамгорӣ бувад бар гӯсфандон.  
(Саъда)

То илм наёмузӣ, некӣ натавон кард,  
Бе сим наёяд дираму бе зар динор.  
(Носир Ҳисрав)

То мард сухан нағуфта бошад,  
Айбу ҳунараш нуҳуфта<sup>2</sup> бошад.  
(Саъда)

То ҳӯшаҳо ба даст кунӣ, донае бикор.  
(Камоли Ҳӯҷандӣ)

То ҷавонию тандурустӣ ҳаст,  
Ояд асбоби ҳар мурод ба даст.  
(Низомат)

<sup>1</sup> Одоми пасту разил.

<sup>2</sup> Пинҳон, рӯпӯш.

Фиристода бояд ки доно бувад,  
Ба гуфтан далеру тавоно бувад.

(Фирдавсә)

Хилъат ба лашкаре нарасад, то шучоъ нест.

(Камоли Хўчандай)

Чу аз говон яке бошад, ки говонро кунад рихин.

(Рӯдакӣ)

Чун нест ҳакиқат ва яқин андар даст,  
Натвон ба умеду шак ҳама умр нишаст.

(Ҳайём)

Чу парварда бошад писар дар ширкор,  
Натарсад чу пеш оядат корзор

(Саъда)

Шоҳи ситамгар ба тамошо равад,  
Хирмани дарвеш ба яғмо равад.

(Носир Ҳисғаз)

Эй дил, сабур<sup>1</sup> бошу махӯр ғам, ки окибат  
Ин шом субҳ гардаду ин шаб сахар шавад.

(Ҳофизз)

Ҳамон дўстӣ бо касе кун баланл,  
Ки бошад ба сахтӣ туро ёрманд.  
(Фирдавсә)

Ҳар беша гумон мабар ки холист,  
Шояд ки паланг хуфта бошад.  
(Саъда)

Ҳар гуле к-имсол омад, дар назар—порина буд.  
(Бедил)

Ҳар ки бо душмании халқ равон аст, чу баҳр,  
Зуд бошад, ки сари хеш чу гирдоб хӯрад.  
(Сайидо)

Ҳар ки и-омӯхт аз гузашти рӯзгор,  
Хеч и-омӯзад зи хеч омӯзгор.  
(Рӯдакӣ)

Ҳар ки з-омӯхтан надорад нанг,  
Дурр барорад зи обу лаъл аз санг,  
(Изома)

<sup>1</sup> Босабр.

Хар киро душман пеш аст,  
Агар накушад, душмани хеш аст.  
*(Саъда)*

Хар он саҳтӣ, ки бо ту рӯй бинмуд,  
Гар осон гириаш, осон шавад зуд.

*(Носир Ҳисрав)*

Ҳамеша некҳоҳи мардумон бош,  
Ба некӣ кӯш вонгах дар амон бош.  
*(Носир Ҳисрав)*

Ҳақгӯйро касе натавонад ҳамӯш кард.  
*(Сайидо)*

Ҳиммат ҳар ҷо беш кунад кореро,  
Душворӣ нест ҳеч душвориро.  
*(Бедил)*

Ҳиммати ҷӯянда ҳар чи буд, ҳамон ёфт.  
*(Камоли Ҳӯҷандা)*

Хунар омӯз, к-аз хунармандӣ  
Даркушой куну на дарбандӣ.  
*(Низома)*

Ҷуз аз бад набошад мукофоти бад.  
*(Фирдавса)*



## МУНДАРИЧА

Оид ба зарбулмасал ва маколҳо . . . . .	5
Зарбулмасал ва маколҳои замони советӣ . . . . .	21
Зарбулмасал ва маколҳои пешазреволюциягӣ . . . . .	29
Суханони халқишудаи классикони адабиёти тоҷик . . . . .	87

---

## ТАДЖИКСКИЕ ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ

(на таджикском языке)

Рассом *В. Горбунов.* Мухаррири техникӣ *Р. Ильёбоеv.*  
Мухаррири расмҳо *П. Кранцевич* Корректор *Ф. Тӯлаев.*

---

Ба истехсолот супорида шуд 28/V-1956. Ба чопаш имзо карда  
шуд 7/IX-1956. Чузъи чопӣ 6,2(5,12). Формат 84X108/<sub>32</sub>.  
Чузъи нашрию хисобӣ 3,5. КЛ 02577.  
Тираж 10000. Заказ № 4175.

---

Сталинобод, Комбинати полиграфии Вазорати  
маданияти РСС Тоҷикистон.

